

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ
ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

Барномаи таълими фанни

АХЛОҚ ВА ЗЕБОИШИНОСӢ

**дар муассисаҳои таҳсилоти
олии касбӣ**

Душанбе – 2018

Зиёев И. Ф. Барномаи таълими аз фанни «Ахлоқ ва зебоишиносӣ» (барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ)
Душанбе, 2018. 72 сах

Мураттиб:	доктори илмҳои фалсафа, мудири кафедраи онтология ва назарияи маърифати Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Зиёев И.Ф.
Муҳаррир:	И. Зиёев
Мусахҳех:	С. Некқадамов

Ба матбаа 01.12.2017 супорида шуд.
Ба чоп 12.03.2018 иҷозат дода шуд.
Андозаи 60x84 1/16. Ҷузъи чопии шартӣ 3
Теъдод 200 нусха.

Барнома дар Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои
дарсӣ, илмию методии Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудааст.

ш. Душанбе, к. Нисор Муҳаммад 13а
Тел.: 227-48-09. E-mail: mmarkaz@list.ru

Муқаддима

Падидаи ахлоқ ва зебоишиносӣ ҳамчун соҳаҳои муҳими фаъолияти инсон муайян гардидаанд, ки дар раванди инкишофи чомеа ҳамеша таваҷҷӯҳи одамонро ба сарчашмаҳои маънавиёт, ахлоқи ой ва тарбия дар рӯҳияи ахлоқи ҳамида ва зебоишиносӣ ҷалб менамояд. Бинобар ин, вобаста ба талаботи ҳаёти чомеа қисми алоҳидай донишҳо – илм дар бораи ахлоқ ва илм дар бораи зебоишиносӣ ташаккул ёфт.

Бинобар ин, зиёни имрӯза, хусусан омӯзгоре, ки ба таълиму тарбияи насли наврас сару кор мегирад, бояд аз ӯҳдаи таҳлилу тадқики масоили ахлоқи ҳамида ва тарбияи зебоишиносӣ баромада тавонад ва то ҷое нақши сарвару роҳнамои маънавиро дар гурӯҳҳои хурду қалони иҷтимоӣ бо мувафакият иҷро намояд.

Ҳамзамон, мақсади асосии барномаи пешниҳодгардида аз ҳуд намудани донишҳо дар бораи ахлоқ ва зебоишиносӣ ҳамчун падидаҳои ҷамъиятӣ, фаҳмонидани мағҳумҳои асосии назариявӣ, истифодаи онҳо бораи таҳлили рафтори ахлоқӣ ва пайдо намудани малакаю таҷриба барои иштирок дар тарбияи насли солими чомеа мебошад.

Барномаи мазкур дар асоси нақшай таълимӣ барои факултетҳои гайрихтисоси макотиби таҳсилоти олии мамлакат мураттаб гардидааст. Мураттиб дастовардҳои нав ба нави усули таълими илми ахлоқ ва зебоишиносиро ба назар гирифта, сарчашмаҳои илмию адабиёти доҳилӣ ва хориҷиро дар барнома истифода намудааст. Баъзе мавзӯъҳои нав бори нахуст барои мутахасиссон ва донишҷӯён пешниҳод мегарданд.

Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиклол тафаккури нави созанда, шуури нави ахлоқиро, ки онро ҳамин вазъи нави таъриҳӣ ба миён овардааст, ҷомеашиносонро водор месозад, ки ба арзишҳои маънавӣ-ахлоқии ҷомеа, аз ҷумла дастовардҳои илму маориф дида тозае пешниҳод намоянд.

Дар тағоввут аз барномаҳои собиқ дар барнома ақоиду таълимоти ахлоқӣ ва зебоишиносии Шарқ баҳусус мардуми форсу тоҷик, зиёд истифода мешавад. Масоили ахлоқӣ ва зебоишиносӣ ба таҳлили объективонаи равиҷу инкишофи зебоишиносӣ имконияти хуб фарҳам меоваранд. Аз ин рӯ, ҳангоми тартиб додани барномаи фанни «Ахлоқ ва зебоишиносӣ» саъӣ шуд, ки баробари истифодаи методу методологияи пешқадам, рӯйдодҳои таъриҳӣ ва қонуну олами зебоишиносӣ ва ҳунар аз назари омилу арзишҳои тамаддуни башарӣ қадр ва арзёбӣ гарданд.

Нақшай тақвимій – мавзұйни таълими фанни ахлоқ ва зебоишиносій

Микдори умумии кредитхо – 3 (72 соат)

Машгулиятхои аудитории лексионй -назарияй – 1 (24 соат)

Машгулиятхои аудитории амалй -1 (24 соат)

Корхой мустақилонаи донишчүён -1 (24 соат)

Нақшай барномаи таълимии фанни этика ва эстетика

Р/т	Номгүй мавзұъхо	Микдори соатхо		
		Машгулиятхои аудитории лексионий-назарияй	Машгулиятхои аудитории амалй	Корхой мустақилонаи донишчүён
1.	Қисмети 1. Ахлоқ хамчун илм Мавзүи 1. Моҳият ва хусусияти илми ахлоқ.	1		
	Таълимоти ахлоқии Шарқи қадим: Чин, Хинд, Миср, Эрон		1	
	Мутолиа ва конспект кардани асари А. Содиқов «Аз таърихи андешаҳои ахлоқии мутафакирони Шарқ».			1
2.	Мавзуи 2. Моҳият, сохт, мавзұъ ваязифаҳои илми ахлоқ.	1		
	Таълимоти ахлоқии Зардұшт		1	
	Мутолиа ва конспект кардани китоби Одинаев Ё., Гадоиев Б. «Асосҳои маданияти шахс», Душанбе, «Ирфон», 2003.			1
3.	Мавзүи 3. Таърихи таълимоти ахлоқи дар Юнони Қадим	1		
	Таърихи таълимотхои ахлоқи		1	
	Мутолиа ва конспекти бобхой «Одоби таом хұрдан», «Одоби дағывату ичобат» аз китоби Мұхаммад Ғазолій «Кимиёи саодат».			1
4.	Мавзүи 4. Афкори ахлоқии мутафакирони форсу точик	1		

	Ақидахой ахлоқи Конфутсий		1	
	Мутолиа ва конспект кардани асари Эмомалй Раҳмон «Ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ»			1
5.	Мавзӯи 5. Ахлоқи касбӣ ва хизмати давлатӣ	1		
	Ахлоқ дар Буддоия		1	
	Мутолиа ва омода намудани маърӯза аз китоби Закариёи Розӣ «Тибби рӯҳонӣ»-боби «Такаббуру худписандӣ»			1
6.	Қисмати 2. Масоили асосии назарияи ахлоқ Мавзӯи 6. Мақулаҳои ахлоқӣ.	1		
	Масоили ахлоқӣ дар Масехият		1	
	Мутолиа ва конспект кардани мақолаи Бартолд В., «Дар бораи фарҳанги ориёҳои Осиёи Миёна»			1
7.	Мавзӯи 7. Ахлоқ ҳамчун падидай ҳаёти маънавии инсон	1		
	Ахлоқ дар ислом		1	
	Мутолиа ва конспект кардани боби «Сухан андар подоши некиу бадӣ»-и китоби «Хону-л-ихвон»-и Носири Ҳусрав			1
8.	Мавзӯи 8. Маъно ва ҳадафи зиндагӣ	1		
	Ибни Мискавайҳ ва илми ахлоқи исломӣ		1	
	Мутолиа ва конспект кардани асари Закариёи Розӣ «Тибби рӯҳонӣ» - «Худдорӣ ва дурӯғгӣ»			1
9.	Мавзӯи 9. Озодӣ ва масъулияти шахс	1		
	Андешаҳои ахлоқии мутафаккирони Шарқ: Форобӣ, Ибни Сино, Н.Тусӣ		1	
	Мутолиа ва конспект кардани асари Муҳаммад Ғазолӣ «Кимиёи саодат» - Боби «Решаҳои хубу бад дар одамӣ»			1
10.	Мавзӯи 10. Саодат ҳамчун арзиши ахлоқӣ	1		
	Ахлоқ дар хиндуия		1	
	Мутолиа ва конспект кардани асари Носири Ҳусрав «Ҷомеъу-л-ҳикматайн» боби «Андар ниёзмандии мардум ба парвариш».			1

11.	Мавзӯи 11. Дин ва ахлоқ Рафтори расмӣ ва симои зохирӣ	1		
	Мутолиа ва конспект кардани асари З.Саидов, «Густариши ахлоқи миллӣ-посух ба пайомадҳои манғии ҷаҳонишавӣ»		1	
12.	Мавзӯи 12. Глобализатсия ва мушкилоти ахлоқӣ Ахлоқ ва масъалаи худшиносии шаҳсият	1		
	Мутолиа ва конспект кардани Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оид ба лоиҳаи қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»			1
13.	Қисмати 2. Мавзӯи 13. Зебоишиносӣ ҳамчун илми фалсафӣ Китоби Абӯалий ибни Сино «Рисолаи ахлоқ»	1		
	Мутолиа ва конспект кардани китоби Касымджонов “Эстетические взгляды Фараби”		1	
14.	Мавзӯи 14. Марҳалаҳои асосии ташаккулёбии зебоишиносӣ дар Шарқ	1		
	Сайри таъриҳӣ дар зебоишиносии ҳалқҳои тоҷику форс		1	
	Мутолиа ва конспект кардани китоби фасли “Дар муомилат” аз “Кимиёи саодат”			1
15.	Мавзӯи 15. Афкори зебоишиносии Юнони Қадим Семинар дар мавзӯи: Зебоишиносии Сүкрот, Афлотун ва Арасту	1		
	Мутолиа ва конспект кардани асари Б.Фауров боби «Авесто ҳамчун ёдгории таъриҳӣ»			1
16.	Мавзӯи 16. Зебоишиносии давраҳои Асрҳои миёна, Эҳӯ, Замони нав Маорифпарварӣ ва фалсафаи классикии олмонӣ.	1		
	Назаре ба рушди зебоишиносӣ ҳамчун илм		1	

	Мутолиа ва конспект кардани мақолаи Э. Раҳмон «Фарҳанг ҳастии миллат»			1
17.	Мавзӯи 17. Назарияҳои гайрикласикии зебоиниосии Аврупои Фарбӣ дар асри XIX	1		
	Рахимов М. «Забонниносии Ибни Сино «		1	
	Мутолиа ва конспект кардани асари Раҳимов С., «Эстетика зороастризма»			1
18.	Мавзӯи 18. Шуури зебоиниосӣ ва фъюлияти зебоиниосӣ	1		
	Мусикии классикии форсу тоҷик: Шашмақом ва Дувоздаҳмаком		1	
	Мутолиа ва конспект кардани асари Раҳимов С., «Эстетика зороастризма» боби 2 «Гегель об эстетических представлениях Авесты»			1
19.	Мавзӯи 19. Мушкилоти модернизм ва постмодернизм	1		
	Драматургияи тоҷик		1	
	Мутолиа ва конспект кардани Раҳимов С., «Эстетика зороастризма», Душанбе, «Дониш», 2006, боби 2 «Место человека в авестийском эстетическом представлении».			1
20.	Мавзӯи 20. Мақулаҳои асосии зебоиниосӣ	1		
	Ситоши инсон дар ашъори мутафаккирони форсу тоҷик		1	
	Мутолиа ва конспект кардани асари А. Сатторов «Афкори адабӣ ва эстетикии Абдуrrаҳмони Ҷомӣ»			1
21.	Мавзӯи 21. Зебоиниосӣ ва ҳунар Борбади Марвазӣ	1	1	
	Мутолиа ва конспект кардани мақолаи С. Айнӣ «Маънои қалимаи тоҷик»			1
22.	Мавзӯи 22. Образи бадеӣ ва мақоми шаҳс дар ҳунар	1		
	Камолиддини Бехзод рассоми бузурги Шарқ		1	

	Мутолиа ва конспект кардани асари Э.Рахмон «Забони миллат - ҳастии миллат»			1
23.	Мавзӯи 23. Гурӯҳбандии хунархо Кинои тоҷик	1	1	
	Мутолиа ва конспект кардани асари М.Ҳазратқулов «Эътиқоду анъанаҳои бостонии Аҷам»			1
24	Мавзӯи 24. Зебоишиносӣ ва хунарҳои мардумӣ дар Тоҷикистони муосир Назере ба рушди зебоишиносӣ дар Тоҷикистон дар давраи соҳибистикӯлӣ	1	1	
	Мутолиа ва конспект кардани асари Курбанмамадов А. «Эстетика Фирдавси»			1
	Ҳамагӣ	24	24	24

ҚИСМАТИ 1. АХЛОҚ ҲАМЧУН ИЛМ

Мавзӯи 1. Моҳият ва хусусияти илми ахлоқ *A. Маигулияти аудитории лексионӣ-назарияӣ*

Шархи лугавӣ ва истилоҳии вожаи «ахлоқ». Ахлоқ, хулқ, хулқи неку писандида. Сурат ва сират. Адаб, одоб, озодамард, ҷавонмард. Ахлоқи ҳамида ва разила. Фазоил ва разоил. Маънавиёт ва рӯҳониёт. Андешаҳо дар бораи рӯҳ ва ҷисм. Шаклҳои маърифати ҳиссӣ. Шархи мағҳумҳои психика, ҷон, рӯҳ ва шуур. Андешаҳои мутафаккирон дар бораи онҳо. Гилозизм. Маънавиёт ҳамчун ҳаёти бошууронаи инсон. Қоидай тиллоии рафткор.

Ахлоқ ҳамчун яке аз шаклҳои шуури ҷамъиятӣ. Шуури ҷамъиятӣ ва масъалаи асосии фалсафа. Шуур ва ду самти он: инъикос ва эҷодкорӣ. Ягонагии ҳастии ҷамъиятӣ ва шуури ҷамъиятӣ. Шаклҳои шуури ҷамъиятӣ: санъат, сиёсат, фалсафа, ҳуқуқ, ахлоқ ва дин.

Шуури ахлоқӣ ҳамчун танзимкунандай муносабати байни шаҳсиятҳо ва фаъолияти якҷояи одамон. Урф, одат, маросим, муқаррарот, меъёрҳо. Ахлоқ ҳамчун зуҳуроти моҳияти иҷтимоии инсон. Ду сатҳи шуури ахлоқӣ: оддӣ ва назарияӣ.

Маданият ҳамчун падидаи хоси инсоният. Табу, одат, маросим ва урф. Ташаккулёбии ахлоқ дар тамаддунҳои гуногуни ҷаҳон.

Этика таълимот дар бораи ахлоқ ва маънавиёт. Баҳогузории зуҳуроти ҷамъиятӣ ва рафттори инсонӣ аз назари некӣ ва бадӣ, адолат ва беадолатӣ. Хайр, накӯкорӣ, адолат ва одамият.

Марҳалаҳои асосӣ ва самтҳои инкишофи ахлоқ. Аввалин асарҳои мустақили ахлоқӣ – «Суруди найнавоз», «Гуфтугӯи шаҳси ноумед бо рӯҳи худ», «Муколамаи ғулом ва ҳоча». Пайдошавии мактабҳои мустақили ахлоқӣ дар тамаддунҳои гуногуни ҷаҳон.

Ахлоқ ҳамчун илм: моҳият, соҳт ва вазифаҳои он. Зарурат ва аҳамияти меъёрҳои ахлоқӣ дар рушди маънавии шаҳс ва ҷомеа. Масоили мубрами ахлоқӣ. Мушкилоти асосии ахлоқӣ. Рафттори ахлоқӣ. Шуури ахлоқӣ. Меъёрҳо ва одоби рафткор. Шарҳу баёни талаботҳои ахлоқӣ: қарз, вичдон, шарму ҳаё, ифтихор, шаъну шараф ва г. Ягонагии назария ва амалия дар илми ахлоқ. Мақоми илми ахлоқ дар низоми илмҳои дунявӣ ва динӣ. Мушкилоти ахлоқии ҷомеаи мусоир. Шарҳи пайдоиши мағҳуми «этика», «ахлоқ» ва «адаб/одоб», «маънавиёт», «арзишҳои ахлоқӣ». Шарҳу

баёни маъноҳои лугавӣ ва истилоҳӣ. Ташаккулёбии илми ахлоқ ҳамчун илми мустақил. Зарурат ва аҳамияти он дар рушди шахсият. Ҳикмати амали – сиёсати мудун, тадбири манзил ва таҳзиби ахлоқ. Ахлоқ ҳамчун низоми муайян. Вичдон ва адолат ҳамчун унсурҳои аввалини худшиносии ахлоқӣ. Инсон меъёри тамоми ашё (назарияҳои антропологӣ ва равоншиносии ахлоқ).

Алоқамандии ахлоқ бо дигар соҳаҳои ҳаёти ҷамъияти: сиёсат, иқтисодиёт, сиёсат, маданият, ахлоқ, дин, фалсафа, педагогика ва ғ. Ташаккулёбии ахлоқ ҳамчун илми фалсафӣ.

Мавзӯи илми ахлоқ. Робитаи истилоҳи «этика» бо маданияти Юнони Қадим. Этос ҳамчун мухит ва макони буду бош; этоси инсон ҳамчун худоӣ ў (Гераклит Эфеский, 544-483 то м.). Ахлоқӣ ва этика (Арасту, 384-322 то м.). Истилоҳоти ахлоқӣ, фалсафаи ахлоқӣ (Марк Туллий Цицерон, 106-43 то м.). Истилоҳоти ахлоқ ва маънавиёт, робитаи онҳо. Кӯшишҳо барои ҷудо кардани онҳо. Этика - илм ва маънавиёт – мавзӯи этика.

Соҳтори ахлоқ. Кӯшишҳои шарҳи падидаҳои ахлоқӣ: биологӣ, психологӣ, сотсиологӣ, ҳуқуқӣ, меъёрӣ, шахсӣ, фалсафӣ. Шакли анъанавии соҳтори ахлоқ: шуури ахлоқӣ, фаболияти маънавӣ ва маҷмӯи муносибатҳои онҳоро муттаҳидқунанда. Шакли танзимгардонии соҳтор: мағҳумҳои асосӣ (меъёр, сифатҳои ахлоқӣ, принсипҳои маънавӣ, идеалҳо, арзишҳо).

Ахлоқ ҳамчун илми фалсафӣ. Ахлоқ ҳамчун шакли шуури ҷамъияти. Пайдоиш ва ташаккулёбии ахлоқ. Этика – илм дар бораи ахлоқ ва маънавиёт.

Марҳалаҳои асосӣ ва самтҳои инкишофи ахлоқ. Вазифаҳои гуногуни ахлоқ: тарбиявӣ, ахлоқӣ, арзишӣ, инсонигардонӣ, маърифатӣ ва ғ. Макон ва нақши ахлоқ дар низоми маданияти маънавии чомеа. Робитаи ахлоқ бо дигар илмҳои гуманитарӣ: фалсафа, таъриҳ, психология, педагогика, зебоишиносӣ, сотсиология, ҳуқуқ ва ғр. Сатҳҳои донишҳои ахлоқӣ: тавсифӣ, фалсафӣ-назариявӣ ва меъёрӣ. Меъёрияти ахлоқ ва зоҳиршавии он ҳамчун омили арзишӣ. Аҳамияти тарбиявии ахлоқ, нақши маорифи ахлоқӣ дар камолоти шахс. Накши рӯзафзуни илми ахлоқ барои инсоният дар шароити ҷаҳонишавӣ.

Б. Машигулияти аудитории амали

Семинар дар мавзӯи: «Таълимоти ахлоқии Шарқи қадим: Чин, Ҳинд, Миср, Эрон» – 1 соат.

1. Мағҳуми таълимоти ахлоқӣ.
2. Ахлоқ, ҳулқ, одоб, этика шарҳи лугавӣ.

3. Таълимоти ахлоқии Буддо.
4. Таълимоти ахлоқии Конфутсий.
5. Таълимоти ахлоқии Зардушт.

Адабиёт

1. Авесто // Энциклопедия советии точик. Ч. 1.- Душанбе, 1987
2. Ахлоқ // Энциклопедия советии точик. – Душанбе, 1987
3. Авесто. Гузориш ва пажӯҳиши Ҷалили Дӯстхоҳ – Техрон, 1377
4. Энциклопедия советии точик. Ч.1-8 Душанбе 1978-1988. Мақолаҳо доир ба таърихи моданияти маънавии форсӯ точик. (масалан: Авасто; Зардӯштия", "Ислом", "Куръон", "Тасаввуф" ва ф).
5. Ҳазраткулов М. Эътиқоду анъанаҳои бостонии Аҷам. Душанбе 1986.
6. Ҳазраткулов М., Ориёҳо ва тамаддуни ориёӣ, Душанбе, 2006.
7. Ғафуров Б. Тоҷикон Ч. 1-2, Душанбе, «Ирфон», 1983-1985.
8. Турсунов А. Эҳёи Аҷам. Душанбе, «Ирфон», 1984.
9. Авесто. Перевод И. А. Стеблина-Каменского. Душанбе: Адид, 1990.
10. Гусейнов А. А., Иррлітц Г. Краткая история этики. -Москва, 1987
11. Дао и даоизм в Китае, М., 1982.
12. Костюченко В.С., Классическая веданта и неоведантизм, М., 1983.
13. Проблема человека в традиционных китайских учениях, М., 1988.

B. Қори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва конспект кардани асари А. Содиқов «Аз таърихи андешаҳои ахлоқӣ мутафакирони Шарқ».

Адабиёт

А. Содиқов «Аз таърихи андешаҳои ахлоқӣ мутафакирони Шарқ». Душанбе, 2006. –142 с.

Мавзӯи 2. Моҳият, соҳт, мавзӯъ ва вазифаҳои илми ахлоқ

A. Мағгулияти аудитории лексионӣ-назарияӣ

Моҳияти ахлоқ ҳамчун шаклҳои қадимаи фаъолияти маънавии инсон. Папируси мисриёни қадим Прис (ҳазорсолаи 4

то м.). Пайдошавии аввалин афкори ахлоқӣ дар Фаластиин, Ҳинд, Чин, Юнон ва Эрон.

Арасту асосгузори илми ахлоқ дар Юнон. Асарҳои ӯ: “Этикаи Никомах”, “Этикаи Эвдем” ва “Этикаи бузург”. Этика ҳамчун яке аз қисмати таркибии фалсафа дар Юнон.

Сохтори шуури ахлоқӣ. Үнсурхои асосии шуури ахлоқӣ – низоми арзишҳо, эҳсосоти ахлоқӣ, идеалҳо. Сохтори ахлоқ: меъёрҳои ахлоқӣ ва мақоми он дар низоми фаъолияти инсонӣ. Асосноккунии ахлоқ ва баҳогузории танқидии хислатҳо.

Мушкилоти ахлоқӣ: андешаҳои ахлоқӣ ва идеал (донишҳои ахлоқӣ). Коркард ва ташаккулёбии категорияҳои ахлоқӣ, иртиботи байнияқдигарии онҳо. Ахлоқи назариявӣ ва амалӣ. Қисматҳои таркибии ахлоқи назариявӣ: таърихи ахлоқ, таърихи таълимотҳои ахлоқӣ. Ахлоқи амалӣ ва қисматҳои он: биологӣ-тиббӣ (биомедитсинӣ), соҳибкорӣ, омӯзгорӣ (педагогӣ), сиёсӣ ва ғ. Тағиیرёбии муносибатҳои иҷтимоӣ.

Мавзӯй ва вазифаҳои ахлоқ. Хайр ва шар. Ахлоқ ҳамчун ҷавҳари маданият. Айниятдиҳии ахлоқ бо дин, ақл (хираҷ), имон, дониш, маърифат, фарҳанг ва ғ. Вазифаи асосии этика аз назари Арасту: ҳалли проблемаи ташаккул додани шаҳрванди муносиби давлат. Ахлоқ ҳамчун посух ба саволи “Мо бояд чӣ гуна рафтор намоем?”. Ахлоқ, адаб, одоб, маънавиёт ҳамчун муродиғҳои яқдигар.

Ахлоқ ва мавзӯи омӯзиши он. Ахлоқ ҳамчун таълимоти фалсафӣ. Хайр ва шар. Ахлоқ ҳамчун илми меъёри, таълимот дар бораи рафттору кирдори инсонӣ, низоми муайянӣ қоидаҳо, баҳогузории рафтторҳои неку бади инсон, танзимкунии иҷтимоии рафттору муносибатҳои байни одамон. Категорияҳои ахлоқӣ – хайр, некӣ, масъулияят, ўҳдадорӣ, вичдон, шараф, адолат, инсоф ва ғ. Ҳадафҳои илми ахлоқ. Вазифаҳои илми ахлоқ: тавсиғу баёни назарияи ахлоқ, таърихи пайдоиш, меъёрҳо ва идеалҳо. Шарҳи лугавӣ ва истилоҳии вожаҳои “ахлоқ”, “таҳзиб”, “таҳзиби ахлоқ” ва “адаб”.

Асарҳои зиёди мутафаккирони форс-тоҷик дар бораи ахлоқ – “Тибби рӯҳонӣ”-и Закариёи Розӣ, “Таҳсили саодат”-и Форобӣ, “Пирӯзнома”, “Рисола дар ахлоқ”, “Тадбiri манзил”-и Ибни Сино, “Таҳзибу-л-ахлоқ”-и Ибни Мисқавайҳ, “Қобуснома”-и Үнсурмаолии Кайковус, “Насихату-л-мулук”, “Кимиёи саодат” ва “Эҳёу улуму-д-дин”-и Муҳаммади Ғазолӣ, “Ахлоқи Носирӣ”-и Насриддини Тусӣ ва ғ.

Ташаккул ва инкишофи илми ахлоқ. Мактабҳои мухталифи ахлоқии ҷаҳон. Ахлоқ ҳамчун объекти тадқиқот. Мақоми илми ахлоқ дар низоми донишҳои илмӣ. Қисмҳои таркибии илми ахлоқ: шуури ахлоқӣ, рафтори ахлоқӣ, муносибати ахлоқӣ. Афзудани нақши илми ахлоқ дар ҳаёти ҷомеа. Ахлоқ ҳамчун илми фалсафӣ. Таълими илми ахлоқ, зарурат ва аҳамияти омӯзиши он дар макотиби олий. Ҳусусияти ахлоқ. Нақши танзимгарии ахлоқ.

Моҳияти илми ахлоқ. Сохтори шуури ахлоқӣ ва категорияҳои он Ташаккулебии илми ахлоқ дар Шарқ: Чин (конфусцийӣ ва даосизм), Хинди қадим (ведоия, брахмания, буддоия, йога), Эрон (зардуштия, монавия, маздакия), Юонон (Афлотун, Сукрот, Арасту, суфастоиён, киникҳо, равоқиён). Мағхумҳои умумиаҳлоқӣ. Инкишофи ахлоқ: эпикуреизм, шаккокия (скептисизм), навафлотуния, равоқиён ва др.

Б. Машгулияти аудитории амали

Семинар дар мавзӯи: «Гаълимоти ахлоқии Зардушт» – 1 соат.

1. Маълумоти умумӣ дар бораи зардуштия.
2. Зардушт ва оини ӯ.
3. Авасто ҳамчун сарчашмаи ахлоқи зардуштия.
4. Масоили ахлоқӣ дар Авасто. Нерӯҳои некӣ ва бадӣ. Санавияти зардуштий. Тавсифи ростӣ, некӣ, муҳаббат, саодат дар Авасто.
5. Инсонсолорӣ ва бузургманишӣ ҳамчун қонун ва сарандешаи фалсафаи зардуштий.
6. Таълимоти ахлоқии зардуштия.
7. Аслиёти Гуфтори нек, рафтори нек ва пиндори нек

Адабиёт

1. Гусейнов А.А. Ведение в этику. – М.: 1983.
2. Гусейнов А.А. Великие моралисты. – М.: Республика, 1995.
3. Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие. – Мн.: 1995.
4. Иванов В.Г. История этики средних веков.-Л., 1984.
5. Иванов В.Г. История этики Древнего мира.- Л., 1984.
6. Авесто. Перевод И. А. Стеблина-Каменского. Душанбе, «Адиб», 1990.
7. Авесто // Энциклопедияи советии тоҷик. Ҷ. 1.- Душанбе, 1987.
8. Ахлоқ // Энциклопедияи советии тоҷик. – Душанбе, 1987.
9. Авесто. Гузориш ва пажӯхиши Ҷалили Дӯстхоҳ – Техрон, 1377.

10. Одоби муюшират Душанбе, 1991.
11. Ҳазраткулов М. Эътиқоду анъанаҳои бостонии А ўам. Душнебе 1986.
12. Ҳазраткулов М., Ориёҳо ва тамаддуни ориёй, Душанбе, 2006.
13. Фафуров Б. То ўикон, ч. 1-2.Душанбе: Ирфон,1983-1985.
14. Турсунов А.Эҳси Ачам. Душанбе: Ирфон, 1984.

В. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва конспект кардани китоби Одинаев Ё, Гадоиев Б. «Асосҳои маданияти шахс» фаслҳои «Маданияти муносабат» ва «Одоби муюшират» бо тафтиши ичрои ин вазифа аз ҷониби донишҷӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машғулиятҳои амалий) гузаронида шавад.

Адабиёт

Одинаев Ё., Гадоиев Б. «Асосҳои маданияти шахс», Душанбе, «Ирфон», 2003, С. 9 -21.

Мавзуи 3. Таърихи таълимотҳои ахлоқӣ

A. Машгулияти аудитории лексионӣ-назариявӣ

Тавсифи умумии ҷараёнҳои асосии ахлоқӣ. Низомҳои динӣ-ахлоқӣ, табиӣ ва антропологӣ. Инсон меъёри тамоми ашёҳо (Протагор). . Шарҳи муҳтасари таълимотҳои ахлоқӣ: Сукрот, Афлотун, Эпикур, навафлотуния (Флутин).

Шарҳи гедонизм (лаззатпарастӣ), эвдемонизм (саодат), утилатаризм (манфиат, суд, фоида) ва прагматизм. Андешаҳои У. Джеймс, Д. Диои. ”Фалсафаи ҳаёт” ва шарҳу тафсири он аз ҷониби Шопенгауэр ва Нитсце Мавзӯй ва асосҳои илми ахлоқ. Ахлоқ дар Шарқ: Миср, Бобул, Эрон, Ҳинд, Чин. Ахлоқ дар Юнон. Марҳилаҳои асосии ташаккулёбӣ ва инкишофи илми ахлоқ дар Ғарб ва Шарқ. Афкори ахлоқии мутафаккирони форсӯ тоҷик. Илми ахлоқ ҳамчун ҷаҳонбинии динию фалсафии дунёи қадим. Пайдоиш ва ташаккулёбии андешаҳои ахлоқӣ дар Шарқи Қадим.

Муҳимтарин таълимоти ахлоқӣ дар таърихи инсоният. Таълимоти ахлоқии Шарқи Қадим. Арзишҳои ахлоқии Ҳиндӣ Қадим. Матнҳои ведой ҳамчун асоси назарияҳои ахлоқӣ-динӣ ва фалсафӣ. Мағхумҳои марказии ахлоқӣ: Браҳман, Атман, майя, сансара, карма. Низоми арзишҳои ахлоқӣ-динӣ: дхарма (меъёрҳои

динӣ-ахлоқӣ), артҳа (манфиат, фоидай моддӣ), кама (лаззати хиссӣ), мокша (раҳӣ аз сансара).

Андешаҳои ахлоқӣ дар таълимоти Конфусий ва Лаотси. Андешаҳои файласуфони антиқа дар бораи илми ахлоқ. Накши илми ахлоқ дар фалсафаи Сукрот ва Афлотун. Таҳаввулоти Арасту дар илми ахлоқи Юнони Қадим. Фояи нақӯкорӣ дар осори Арасту. Идеяҳои ахлоқии Арасту дар рисолаи “Этикаи бузург”, “Этика” ва “Этикаи Никомах”. Фояҳои ахлоқӣ дар Рими Қадим.

Фояҳои ахлоқии буддоия. Ҳинояна ва маҳаяна. Таълимот дар бораи чаҳор ҳақиқат: ғаму андӯҳ, сабаби ғаму андӯҳ, роҳҳои раҳӣ аз ғаму андӯҳ ва роҳи начот. Таҳаммулпазирӣ. Асли ҳудмухтории шахсият. Шахсияти баркамол. Инсони комил.

Фояҳои ахлоқии Конфутсий. Мағҳумҳои асосии ахлоқӣ-фалсафии жэн –одамиият, инсондӯстӣ, сяо – эҳтироми фарзандона, ли – анъана, ҷжен мин – тағирии номҳо, вэн – тарбия, цzion цзи – марди шариф.

Ахлоқи масеҳӣ. Ҳутба дар доманаи кӯҳи Исо. Таълимот дар бораи начот ва мукофот дар охират.

Ахлоқи исломӣ ва тавсифи умумии он. Қуръон ва суннат сарчашмаҳои ахлоқ. Қоидай тиллоии ахълоқ дар таълимотҳои динӣ ва дунявӣ. Ахлоқ ва робитаи он бо ислом. Дин ва ахлоқ. Андешаҳо дар бораи фитрӣ (модарзодӣ) будани ахлоқ. Накши ахлоқ дар зухури “инсони комил”-и исломӣ. Ахлоқи зардуштӣ ва монавӣ. Нур ва зулмот. Хайр ва шар. Ахлоқи анъанавӣ, ахлоқ дар тасаввуф ва машҳоия. Китобҳои “Саҳоҳу-с-ситта” (Китобҳои шашгона) ва шарҳи умумии онҳо. Китобҳои ахлоқӣ – “Китобу-ладаб”-и Бухорӣ ва “Китобу-л-бир” ва “Китобу-л-адаб”-и Муслим. Инъикоси масоили ахлоқӣ дар китобҳои фикҳӣ. Ахлоқ дар тасаввуф: Муҳосибӣ, Абӯтолиби Маккӣ, Муҳаммади Фазолӣ. Китобҳои ахлоқии машҳоиён – Форобӣ, Ибни Сино, Ибни Мисқавайҳ, Кошифӣ, Насриддини Тусӣ, Давонӣ ва г.

Таълимоти ахлоқии давраи атиқа ва асрҳои миёна. Андешаҳои ахлоқии файласуфони Юнон. Эвдемонизм. Софистҳо. Ратсионализми ақлонии Сукрот. Афлотун. Арасту ва таълимоти ўдар бораи марди нақӯкор. Эвдемонизми Эпикур. Масъалаи сарнавишти инсон дар адёни ҷаҳон.

Ахлоқ дар давраи нав. Инсонмехварӣ. Андешаҳои ахлоқии давраи маорифпарварӣ. Императиви Кант. Гегел оид ба табииати ахлоқ. Аслиёти таълимоти антропологии Фейрбах. Инсон ҳамчун маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятӣ. Этикаи иррационалии Шопенгауэр ва Нитсше. Мағҳуми марказии таълимоти ахлоқии

Нитсше - иродаи хукмронӣ. Идеали инсони абармард (супермен). Инсон дар таълимоти ахлоқии масеҳият, ислом ва буддоия.

Ахлоқи утилитаристӣ. Принципи умумиахлоқӣ. Таълимот дар бораи камолоти шахсӣ. Этикаи психоанализи Фромм. Гардиши куллӣ дар фарҳанги давраи Эҳӯ.

Вазифаҳои илми ахлоқ. Баҳогузории ахлоқӣ. Ахлоқ ва дин. Ахлоқ ҳамчун шакли маҳсуси маърифати ҳастӣ. Қарз ва вичдон. Ҳадафҳо ва тарбияи ахлоқӣ. Асосҳои ахлоқии инсон, оила ва ҷомеа. Сифатҳои ахлоқи ҳамидаи шахсият. Робитаи ахлоқи қасбӣ ва ахлоқи умумиинсонӣ. Масоили ҷавҳарии ахлоқи амалӣ.

Б. Машгулияти аудитории амалӣ

Семинар дар мавзӯи: «Таълимотҳои ахлоқӣ дар Юнон».

1. Пайдоиш, ташаккул ва инкишофи илми ахлоқ дар Юнон: Сукрот, Афлотун, Арасту, Эпикур ва диг.
2. Скетицизм, эпикуреизм, стоицизм ва навафлотуния.
3. Накши Сукрот дар фалсафаи Юнон. Фазилат ва шучоат дар осори Сукрот. Камолоти инсонӣ аз назари Сукрот.
4. Арасту асосгузори илми ахлоқ: «Этикаи Никомах» ва «Этикаи бузург».

Адабиёт

1. Гусейнов А.А., Великие моралисты, М., 1995
2. Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинение в 4-ех Т. 4. –М., 1984
3. Платон. Соч. в 4 т. М., 1990.
4. Абелляр. Этика или Познай самого себя // Теологические трактаты. –М., 1995
5. Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика. – М., 2003
6. Зыбковец В. Ф. Происхождение нравственности.-М., 1998
7. Иванов В.Г. История этики Древнего мира. –Л., 1984
8. Иванов В.Г. История этики средних веков.-Л., 1984
9. Йодль Ф.История этики в новой философии.Т. 1-2. –М., 1896-98
10. Материалисты Древней Греции: Сбор. Текстов Демокрита, Гераклита, Эпикура, М.,1955.
11. Дилян Лазартский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, М., 1979.

B. Кори мустақилонаи донишчӯён

Мутолиа ва конспекти бобҳои «Одobi таом xўрдан», «Одobi даъвату иҷобат» аз китоби Муҳаммад Ғазолӣ «Кимиёи саодат» бо тафтиши иҷрои ин вазифа аз ҷониби донишчӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машғулиятҳои амалий) гузаронида шавад.

Адабиёт

1. Муҳаммад Ғазолӣ «Кимиёи саодат», Душанбе, 2008, «Одobi таом xўрдан», «Одobi даъвату иҷобат» с. 362-370 ва с. 375-378.

Мавзӯи 4. Афкори ахлоқии мутафаккирони тоҷику форс

A. Маигулияти аудитории лексионӣ-назариявӣ

Масоили ахлоқӣ дар динҳои то исломии Эрон (зардуштия, монавия, зурвония ва ф). Асосҳои ахлоқ дар Авасто. Равобити фарҳангии Юнон ва кишварҳои шарқӣ. Нақши андешаҳои ахлоқии донишмандони Юнонзамин дар ташаккулёбии илми ахлоқи исломӣ. Сукрот, Афлотун, Арасту ва диг. Тарчума ва осори мутафаккирони юонӣ дар Шарқ. «Байту-л-хикма» ва нақши он дар табодули фарҳангҳо ва пешрафти илму фарҳанг. Андешаҳои ахлоқӣ дар осори пеш аз исломӣ - «Андарзи Ҳусрави Кубодон», «Пандномаи Ozарбod», «Човидон хирад», «Пандномаи Анӯшервон», «Пандномаи Бузургмehr», «Корномаи Ардашери Бобакон», «Минӯи хирад» ва ф.

Пайдоиш ва ташаккулёбии илми ахлоқи исломӣ. Қуръон ва суннат сарчашмаи ахлоқи исломӣ. Мақоми масоили ахлоқӣ дар ҷараёнҳои динӣ-фалсафии Шарқ: қалом, машшо ва тасаввуф. Масоили фикӯӣ ва ахлоқӣ. Муҳаддисон ва масоили ахлоқӣ. Пешрафти илми ахлоқи исломӣ. Ибни Мисқавайх – асосгузори илми ахлоқи исломӣ. Таълимоти ахлоқии Абӯнасри Форобӣ, Ибни Сино, Насриддини Тусӣ ва диг. Ақидаҳои ахлоқии Муҳаммад Ғазолӣ дар “Кимиёи саодат” ва “Насиҳат-ул-мулук”. Асарҳои «Китобу-т-танбех ала сабили-с-саода» ва «Ас-сиёсату-л-маданият»-и Форобӣ. Ҷомеаи ормонии Ибни Сино. Рисолаҳои “Тадбири манзил”, «Рисола илму-л-ахлоқ» - Ибни Сино. Мактабҳои ахлоқии исломӣ. «Ахлоқи Муҳсинӣ» - и Воизи Кошифӣ, «Ахлоқи Носирӣ»-и Насриддини Тусӣ. «Ахлоқи Ҷалолӣ»-и Ҷалолуддини Давонӣ. «Ахлоқу-л-ашроф»-и Убайди

Зоконй. «Таҳзиби ахлок», «Тадбири манзил» ва «Сиёсати мудун» - қисматҳои таркибии илми ахлок. Идеяҳои донишмандон оид ба меҳнати фоиданоки ҷамъиятӣ, подшоҳу шаҳриёر, қонуну беадолатӣ. Ақидаҳои ахлоқии Алии Ҳамадонӣ дар рисолаи “Захирату-л-мулук”. Осори ахлоқии мутафаккирони форсу тоҷик: «Адабу-л-кабир ва адабу-с-сағир»-и Ибни Муқаффаъ, «Таҳзибу-л-ахлоқ»-и Ибни Мисқавайҳ, «Қобуснома»-и Унсурмаолии Кайковус, «Китобу-л-ахлоқ»-и Ибни Сино ва г.

Фояи «Инсони комил» дар ислом ва тасаввуп. Рудакӣ ва масоили ахлоқӣ. «Шоҳнома» асари безаволи ахлоқӣ. Масоили марказии ахлоқӣ дар адабиёти форс. «Маснавии маънавӣ» ва масоили ахлоқӣ. Масъалаи маргу зиндагӣ дар адабиёти форсӣ. Инсони ормонӣ дар адабиёти форсӣ. Усули ахлоқи исломӣ. Фазоил ва разоил. Фазоил ва унсурҳои он – сабр, иффат, шуҷоат ва адолат. Разоил ва унсурҳои он - ҷаҳл, зулм, шаҳват ва ғазаб.

Ибни Сино ва шӯҳрати ҷаҳонии ў. Ҳаёт, фаъолияти осори ахлоқии ў. Масъалаи ҳайр ва шарҳамчун масъалаи азалии фалсафӣ. Айният додани ҳастӣ ба некӣ ва нестӣ ба бадӣ. Диалектикаи некӣ ва бадӣ: ҷудонашавандагии онҳо. Сарчашмаҳои таълимоти ахлоқӣ. “Рисолаи ахлоқ”. Шарҳи худшиносиӣ ва масоили фазоили ахлоқӣ. Шарҳи мағҳумҳои “ҳикмат”, “шуҷоат” ва “иффат” (покдоманий). Шарҳи категорияҳои ахлоқӣ. Ҳадди эътидол ё миёнаи тиллой дар адолат. Мақоми илму дониш дар таълимоти мутафаккир. Дониш – ҷаҳолат. Тазоди фазилатҳо. Инсони оқил ва комил. Назарияи “ҳадди эътидол”. Шарҳи “лаззат”. “Тадбири манзил” – ҳамчун асари тарбиявӣ. Тарбияи меҳнатдӯстии фарзандон. Масъалаи оғози тарбияи кӯдак. Иртиботи илм бо ахлоқ. Сифатҳои донишҷӯ ва устод. Ихтилофи андешаҳо бо Арасту дар бораи тарбия. Раванди таълиму тарбия. Навъҳои ҳунар. Ҳунармандӣ. Шарҳи “сиёсати нафс”.

Шарҳи умумии тарҷумаи ҳол ва фаъолияти Мухаммад Фазолӣ. Муҳолифати Фазолӣ бо пайравони фалсафаи машшо. Доираи мавзӯи асарҳо. Сифатҳои ахлоқии инсон. Ҷаҳор гурӯҳи сифатҳои ахлоқӣ: ахлоқи баҳоим (ҳайвонот), ахлоқи сибоъ (даррандаҳо), ахлоқи шаётин ва ахлоқи малоикаҳо. Покио накӯкорӣ ва ҷоҳилию очизии инсон. Шарҳи “тарозӯи ақл”. Тобеияти ақл бар нафс ва шарҳи оқибатҳои он. Тобеияти нафс бар ақл. Шайтон – душмани инсон. Ҳушахлоқӣ ва самараҳои он. Илми ахлоқ ҳамчун шарифтарин илмҳо. Ҳадафҳои илми ахлоқ: тарбияи одаму одамият. Шарҳи мағҳумҳои “халқ” ва “хулқ”.

Хусни хулқ ва хулқи нақӯ. Шарҳи нерӯҳои ботинӣ – илм, газаб, шаҳват ва эътидол. Робитаи байнияқдигарии онҳо. Зарурати ин нерӯҳо дар такмили хусни хулқ. Китоби “Бидояту-л-хидоят” - китоби ахлоқӣ. Масъалаи тарбияи ахлоқии донишҷӯён. Тазкияи нафс ҳамчун аз байн бурдани сифатҳои разилаи инсонӣ. Вобастагии тарбия аз қобилият, истеъдод ва синну сол. Муҳит ва таъсири он дар тарбияи қӯдакон. Тавсияҳои мутафаккир ба волидон дар бораи тарбияи фарзандон. Андешаҳо дар бораи ду мабдаи инсон: тан ва рӯҳ (ҷон). “Ҳақиқати инсон” – дили инсон. Шарҳи иқтибосҳо аз осори мутафаккир. Самоъ ва қисмҳои он.

Б. Машгулияти аудитории амали

Семинар дар мавзӯи: «Ақидаҳои ахлоқии Конфутсий»

1. Конфутсий сиёсатмадор, файласуф ва мураббӣ.
2. Таълимоти ахлоқии Конфутсий.
3. Мағҳуми “жэн” (гуманизм, инсонсолорӣ), сяо - эҳтироми фарзандона, ли – анъана, ҷжен мин – тағирии номҳо, вэн – тарбия, цzion ҷзи – марди шариф - ҷавҳари таълимоти Конфутсий.
4. Табиати инсонӣ аз назари Конфутсий.
5. Мағҳумҳои “ҷонг” (вафодорӣ) ва “шӯ” (навъдӯстӣ).
6. Касбу ҳунаромӯзӣ дар таълимоти Конфутсий.
7. Накши оин ва одатҳо, раҳму шафқат, меҳру муҳаббат.
8. “Бар қас маписанд ҳар он чи ба ҳуд раво намебинӣ”

Адабиёт

1. Гусейнов А. А., Иррлитц Г. Краткая история этики. -Москва, 1987
2. Дао и даоцизм в Китае, М., 1982.
3. Проблема человека в традиционных китайских учениях, М., 1988.
4. Гусейнов А.А. Ведение в этику. – М.: 1983.
5. Гусейнов А.А. Великие моралисты. – М.: Республика, 1995.
6. Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие. – Мн.: 1995.
7. Иванов В.Г. История этики средних веков.-Ленинград, 1984.
8. Иванов В.Г. История этики Древнего мира.-Ленинград, 1984.

В. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва конспект карданӣ китоби Эмомалӣ Раҳмон «Ватандӯстӣ ва ҳудшиносии миллӣ» бо тафтиши иҷрои ин вазифа

аз чониби донишҷӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машгулиятҳои амалий) гузаронида шавад.

Адабиёт

Эмомалӣ Раҳмон. Ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ.-Душанбе, 1999.

Мавзӯи 5. Ахлоқи касбӣ ва хизмати давлатӣ

A. Машгулияти аудитории лексионӣ-назариявӣ

Мафҳум, мундариҷа ва мавзӯи ахлоқи касбӣ. Гуногуншаклии соҳаҳои фаъолият. Таърифҳои ахлоқи касбӣ. Масъулияти касбӣ. Фаъолияти касбӣ – асоси пешрафти ҳаёти ҷамъияти. Ҳадафҳо ва мазмуни ахлоқи касбӣ. Муносибати таҳассусӣ. Меъёрҳои ахлоқӣ ҳамчун воситаи танзим намудани рафттори мутаҳассисон. Муносибат ба масъулияти касбӣ. Вичдони касбӣ. Қарзи касбӣ. Шарафи касбӣ. Муносибатҳои дохилии колективи мөхнатӣ. Ҳадафи баҳогузории касбии маҳсулоти мөхнат ва аҳамияти ҷамъияти он. Салоҳияти касбӣ. Фоида ва зарари вайронкуниҳои тартиботи ахлоқӣ. Мағҳумҳои асосии ахлоқи касбӣ. Ахлоқи касбӣ ва амалий. Робитаи ахлоқи касбӣ бо ахлоқи умумиинсонӣ. Меъёрҳои ахлоқӣ. Арзишҳои ахлоқӣ. Маданияти касбӣ. Садоқат ва адолат. Навъҳои ахлоқи касбӣ: ҳуқуқӣ, рӯзноманигорӣ, тиббӣ, биомедисинӣ, экологӣ ва ф. Категорияҳои ахлоқӣ. Ахлоқи сарварӣ ва идоракунӣ. Сифатҳои шахсии роҳбар ва масоили ахлоқӣ. Масъалаҳои асосии ахлоқи касбӣ. Решаҳо ва сарҷашмаҳои ахлоқ. Илми ахлоқ ва масъалаи шарҳу тавзеҳи масъалаи ҳайр ва шар. Соҳтори шуури ахлоқӣ. Робитаи шуури ахлоқӣ ва амалияни ахлоқӣ. Объективият ва субъективияти меъёрҳои ахлоқӣ. Вазифаҳои асосии ахлоқ: танзимӣ, худшиносӣ, тарбиявӣ, камолоти маънавӣ, инсонгарӣ, маърифатӣ ва ф. Шахсият ва ҷомеа. Ахлоқ ва маданият. Рафттори ахлоқӣ. Муносибатҳои ахлоқӣ. Шуури ахлоқӣ. Худшиносии ахлоқӣ. Ахлоқ ва қонун. Расму оин ва ахлоқ. Арзишҳои ахлоқӣ. Ахлоқ ва таҳаввулоти иҷтимоӣ.

Одоб: одоби маъмулӣ (рӯзмарра), одоби хидматӣ (корӣ, давлатӣ, касбӣ, иҷтимоӣ), одоби ихтиносӣ (низомӣ, амнияти-кашишоғӣ), одоби дипломатӣ ва расмӣ (сиёсӣ-диломатӣ). Ҷиҳатҳои умумӣ ва тафоввути онҳо.

Ахлоқи экологӣ ва масоили глобалӣ. Принципҳои антропосентрӣ ва биосентрӣ дар ҳалли масъалаи муносибатҳои

минбаъдаи Инсон ва Табиат. Раванди экологикунонии ахлоқ ва шаклҳои зоҳиршавии он. «Вичдони ахлоқӣ». Мушкилоти ахлоқи экологӣ. Доираи баҳси масоили экологӣ. Шарҳи мағҳуми «экология» аз назари асосгузорони он – Алберт Швейцер ва Олдо Леополдо. Принсипи «парастиши ҳаёт». Сарчашмаҳои таъриҳӣ-фарҳангии ахлоқи экологӣ. Ақидаи ягонагии ҳаёт ва некӯиҳои ахлоқӣ дар Чин ва Эрони бостон. Конфутсий. Зардуштия ва мақоми инсон дар олам. Самтҳои асосии ахлоқи экологӣ: биоэтикӣ ва абиотикӣ. Назарияҳои биосентризм ва экосентризм моҳияти онҳо.

Ахлоқи биологӣ-тиббӣ (биомедитсинӣ) муаллифи он Ван Ранссерел Поттер (1963). Доираи баҳси ахлоқи биологӣ-тиббӣ. Принсипҳои ахлоқи биологӣ-тиббӣ.

Мушкилоти исқоти сунъии ҳамл, эвтаназия (марги сабук), иваз кардани аъзоҳои ҳаётӣ бадан (трансплантация), ҳандасаи генӣ, тавлиди сунъии инсон (клонирование) ва г. Сабабҳои манъи исқоти ҳамл. Исқоти сунъии ҳамл ва мушкилоти ҳамли дуввумбора. Мавқеъҳои либералий, мӯътадил ва консервативӣ.

Мушкилоти эвтаназия (марги сунъӣ ё сабук). Шарҳи эвтаназия. Зарурат ва шароити ба вучуд омадани ихтиёри марги сунъӣ. Ихтиёри ва маҷбурий дар қабули марг. Розигӣ ва норозигии мизоч барои марг. Эвтаназияи фаъол ва гайрифаъол. Далелҳои «тарафдорон» ва «муқобилон». Ҳукми катл. Далелҳои асосии катл. Мушкилоти байни тарафдорон ва муқобилон.

Хизмати давлатӣ. «Қодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон». «Қодекси одоби корманди Прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон».

Марҳалаҳои инкишофи ахлоқи касбӣ. Одоби хизматчӣ. Талаботҳои ахлоқи хизматӣ. Ахлоқи идоракунӣ. Ахлоқи низомҳои маҳдуди идеологӣ. Моҳияти низомҳои маҳдуди идеологӣ. Ҳусусияти ташаккулёбии ахлоқ дар низомҳои маҳдуди идеологӣ. Таъсири ахлоқи низомҳои маҳдуди идеологӣ ба ахлоқи хизматчии давлатӣ. Ахлоқи хизмати давлатӣ. Ҳусусиятҳои ахлоқи хизмати давлатӣ. Ахлоқи хизмати давлатӣ ҳамчун ягонагии касбӣ ва идоракунӣ ва ахлоқи низомҳои маҳдуди идеологи-кунонидашуда. Нақши ҳукуқ дар ташаккулёбии инкишофи ахлоқи хизматчии давлатӣ. Ҳусусиятҳои ташкил ва амали хизматчии давлатӣ ва таъсири он ба ахлоқи хизматчии давлатӣ. Талаботи асосии ахлоқӣ ба шаҳсият ва хизматчии давлатӣ. Омилҳои таъсиррасон барои риоя намудани талабот. Мағҳумҳои асосии ахлоқи касбии хизматчии давлатӣ. Талабот нисбати

хизматчии давлатӣ. Тамоюолоти асосии тағиیرёбии хизмати давлатӣ ва таъсирашон ба ахлоқи хизматчии давлатӣ. Хусусиятҳои ҷараёни тағиирёбии хизмати давлатӣ ва ахлоқи хизмати давлатӣ дар ҶТ. Одоби (этикети) фаъолияти хизматчии давлатӣ. Мафҳуми умумии одоб. Вазифаҳои асосии одоб. Принципҳои асосии одоби хизматчии давлатӣ.

Б. Машгулияти аудитории амали
Семинар дар мавзӯи: «Ахлоқ дар Буддоия»

1. Пайдоиш ва инкишофи буддоия.
2. Пайдоиш ва инкишофи гояҳои ахлоқии буддоия.
3. Мавқеи ойинҳои Ҳинди қадим дар ташаккули буддоия.
4. Сидхарта – асосгузори буддоия. Сансара ва нирвана.
5. Асосҳои фалсафии буддоия: роҳи начот ва марҳилаи дарёғти ҳақиқат.
6. Ҷараёнҳои асосии буддоия: ҳинаяна (аробаи хурд) ва маҳаяна (аробаи бузург). Таълимоти ҳаштгонаи камолот. Озодӣ ва покӣ.
7. Инкишофи минбаъдаи буддоия.

Адабиёт

1. Васильев Л.С., История религий Востока, М., 1988.
2. Демьяненко СП. Дзэн-буддизм в системе буддийского мировоззрения// Основы религиоведения, Новосибирск, 1993.
3. Кочетов А.Н., Буддизм, М., 1983.
4. Крылов И.А., История религий, Т.2, М., 1996.
5. Токарев С.А., Религия в истории народов мира, М., 1986.
6. Костюченко В.С., Классическая веданта и неоведантизм, М., 1983.

В. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва омода намудани маърӯза аз китоби Закариёи Розӣ «Тибби рӯҳонӣ» - боби “Такаббуру худписандӣ” бо тафтиши иҷрои ин вазифа аз ҷониби донишҷӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машгулиятҳои амалий) гузаронида шавад.

Адабиёт

Закарияи Розӣ «Тибби рӯҳонӣ» - Такаббуру худписандӣ, Душанбе, «Адиб», 1989, с.80-85.

Мавзӯи 6. Мақулахой ахлоқӣ

A. Машгулияти аудитории лексионӣ-назариявӣ

Мақулаҳо (категорияҳо)-и ахлоқӣ ҳамчун мағҳумҳои асосии илми ахлоқ. Тасаввуроти умумӣ дар бораи мақулаҳо.

Таҷассум шудани муносибати инсон ба олам ва худаш дар мақулаҳо. Мақулаҳо ва зуҳурот. Баҳодиҳии ахлоқӣ дар мақулаҳо. Фаҳмишҳои гуногуни мақулаҳо. Афлотун ва шарҳи мақулаи неъмат. Ҳадафмандӣ ҳамчун неъмати олии инсон. Шарҳи накӯкорӣ. Ду шакли мақулаҳо: этикӣ ва дианоэтикӣ. Табақабандии мақулаҳо. Принсипҳои ахлоқӣ ва навъҳои онҳо: эгоизм, алtruизм, пессимизм, оптимизм, патриотизм. Мағҳумҳои марказии ахлоқӣ: хайр ва шар, хайрҳоҳӣ ва накӯкорӣ, вичдон, масъулият, адолат, шаъну шараф ва ғ. Хайр ва манфиат. Ҷараёнҳои утилатарӣ ва муаллифони он: И.Бентам ва Дж. Милл. Прагматизм Ҷ.Пирс, У.Джемс ва Д.Дьюи. Бадӣ ва се шакли он: табиӣ (чисмонӣ), иҷтимоӣ ва ахлоқӣ. Назарияҳои файласуфон дар бораи бад (шар) будани табиати инсон. З.Фрейд дар бораи табиати инсон: эррос ва танатос. Фояни табиатан худпараст будани инсон (Т. Гоббс, И. Кант). Зардуштия дар бораи хайр ва шар. Озодӣ ва ду сатҳи он: “озодӣ аз чизе” ва “озодӣ барои чизе”.

Вазифаҳои асосии илми ахлоқ дар замони мусир. Адолат ва шарҳи он аз ҷониби Арасту. Мавқеъҳои гуногун аз шарҳу баёни мақулаҳои ахлоқӣ. Мақулаҳои муҳими назариявӣ ва амалий. Хайр ва шар ҳамчун мағҳумҳои умумӣ ва муҳими ахлоқӣ. Равобит байни хайр ва шар. Масъулият. Вичдон. Шарму ҳаё. Ишқу муҳабbat ҳамчун нерӯи созандӣ. Адолат. Қарз. Вичдон ҳамчун нишондоди худшиносии инсон. Шаъну шараф. Масъулият. Маънӣ ва мақсади зиндагӣ. Ҳушбахтӣ. Инсондӯстӣ ҳамчун асли ахлоқӣ. Озодӣ ҳамчун арзиши ахлоқӣ ва нақши он дар ҳастии инсон. Бархурдҳои ахлоқӣ дар асри XXI. Табиат ва моҳияти ахлоқ.

B. Машгулияти аудитории амали

Семинар дар мавзӯи: «Масоили ахлоқӣ дар Масехият»

1. Пайдоиши ва инкишофи масехият, марҳалаҳои ташаккулёбӣ.
1. Библия – манбаи ахлоқи масехӣ.
2. Ахлоқи масехӣ. Ҳутба дар доманаи кӯҳи Исо. Таълимот дар бораи начот ва мукофот дар охират.
3. Исои Масех намунаи инсони комил дар масехият.
4. Ақидаҳои ахлоқии масехӣ.

Адабиёт

1. Гусейнов А.А., Золотое правило нравственности, М., 1988.
2. Джадарли Т., Из истории домарксистской этической мысли.
3. Джумбаев Ю., Этическая мысль в Средней Азии в в 4 – 15 вв, МГУ, 1974.
4. Иванов В.Г., История этики древнего мира, Л., ЛГУ, 1980.
5. Иванов В.Г. история этики средних веков, Л., ЛГУ, 1984.
6. Введение христианства на Руси, М., 1987.
7. Малерб М., Религии человечества, М. 1997.
8. Лосев А.Ф., История античной эстетики (последние века), М., “Искусство”, 1988.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва конспект кардан асари Бартолд В.,» Дар бораи фарҳанги ориёнҳои Осиёи Миёна» бо тафтиши иҷрои ин вазифа аз ҷониби донишҷӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машгулиятҳои амали) гузаронида шавад.

Адабиёт

Бартолд В., Дар бораи фарҳанги ориёнҳои Осиёи Миёна, дар кит. “Тоҷикон дар қаламрави ориёно”, Деваштич, 2009, с. 2-33.

Мавзӯи 7. Ахлоқ ҳамчун падидай ҳаёти маънавии инсон

A. Машгулияти аудитории лексионӣ-назариявӣ

Ахлоқ ҳамчун падидай иҷтимоӣ. Зарурат ва аҳамияти риояи меъёрҳои ахлоқӣ. Талабот ва тақозои меъёрҳои ахлоқӣ. Меъёрҳо - тақозои зиндагӣ. Ҳусну қубҳи хулқу рафткор. Меъёру қоидаҳо – асоси пешрафт. Маданияти баланди маънавӣ. Аҳамияти тарбияи одобу ахлоқ ва тарғиби маънавии мардум дар ҷомеа. Фарди хушахлоқ. Риояи меъёрҳои ахлоқӣ сабаби иззату икром ва беодобӣ сабаби маломату сарзаниш. Риояи меъёрҳои ахлоқӣ асоси худшиносӣ ва тақозои ҳаёти ҷамъиятӣ. Аҳамияти адабиёту санъат дар рушди ахлоқи ҳамида. Дастовардҳои санъату маданият ва пешрафти шароити моддию маънавӣ. Соҳибистикӯлӣ ва тақозои даву замон.

Риояи одоби муошират асоси ҳамдигарфаҳмӣ. Худшиносӣ ва ахлоқу маданият. Худшиносӣ ва муносибат. Нақши худшиносӣ дар маънавиёти ҷомеа ва шаҳс. Олами ботинӣ, маънавӣ ва рӯҳӣ. Худбаҳодиҳӣ ва камолоти шаҳс. Идора кардани хулқу рафткор. Ислоҳи нуқсонҳои рӯҳию равонӣ. Моҳияти андешаи Сукрот

“худро бишнос”. Зохиршавии худшиносии шахс дар муносибатҳои ахлоқӣ ва мадании шахс. Худшиносӣ – заманаи боъзтимоди худшиносии миллӣ. Ахлоқу одоб унсури таркибии маданият. Ҷисми солим, ахлоқи пок. Сифатҳои ҳамида ва разилаи инсон. Такмили қобилияту истеъдод, маҳорат ва маданият ва фаъолияти оқилонаи шахс. Заманаи бунёди ахлоқии шахс. Маданият мачмӯи арзишҳои моддию маънавӣ. Маданияти шахс ва таъсири он дар чомеа. Таъсири манфии рафтори бад дар шаъну эътибори шахс. Речай корӣ. Ахлоқ ва ҳуқуқ. Ахлоқ ва сиёсат. Ахлоқ ва расму оин. Ахлоқ ва дин. Арзишҳои ахлоқӣ дар замони мусори.

Инсон ҳамчун арзиши олитарини ҳастӣ. Инсон муаммо ва асрори ҳанӯз қашфношуда. Таълимотҳои динӣ дар бораи моҳияти инсон. Шарҳу баёни ду мабдаи бо ҳам муқобили инсон: рӯҳ ва ҷисм. Таърифҳои гуногуни ахлоқ: ахлоқ – таълимот дар бораи некӯкорӣ, ахлоқ – илм дар бораи сифатҳои матлуби инсонӣ, ахлоқ илм дар бораи рафтори дуруст ва ғ. Тағйирёбандагии ахлоқ. Ҳатмияти талаботи ахлоқӣ барои ҳама. Самтҳои гуногуни ахлоқ: аретология – таълимот дар бораи накӯкорӣ, деонтология - таълимот дар бораи қарз, масъулият ва вазифа, аксиология - таълимот дар бораи арзишҳо, фелиология - таълимот дар бораи саодат, тапология - таълимот дар бораи марг ва ғ. Ахлоқи динӣ ва талаботи он (кафорат, гуноҳ, баракат, начот ва ғ.). Меъёрҳои ҳукуқӣ ва ахлоқ. Ахлоқ ва муносибатҳои ҷамъиятӣ.

Б. Машигулияти аудитории амалий **Семинар дар мавзӯи: «Ахлоқ дар ислом»**

1. Пайдоиш, ташаккул ва инкишофи илми ахлоқи исломӣ.
2. Қуръон ва суннат сарчашмаи ахлоқи исломӣ.
3. Ахлоқи пайғамбар Муҳаммад – сармашқи ахлоқи мусулмонон.
4. Ахлоқи ҳамида ва разила аз назари мутафаккирони исломӣ.
5. Масоили ахлоқӣ дар қалом, тасаввуф ва машшоияни шарқӣ. Муҳаммад Ғазолӣ ва масоили ахлоқӣ.
6. Ахлоқ дар тасаввуф. Шарҳи саодат, шараф, вичдон, адолат ва ғ. аз назари мутафаккирон. Таҳзибу-л-ахлоқ – илм дар бораи тарбия.
7. Ҳикмати амалий ва қисмҳои таркибии он: таҳзиби ахлоқ, сиёсати мудун ва тадбiri манзил.

Адабиёт

1. Гусейнов А.А., Золотое правило нравственности, М., 1988.
2. Джадарли Т., Из истории домарксистской этической мысли.
3. Джумбаев Ю., Этическая мысль в Средней Азии в 4 – 15 вв, МГУ, 1974.
4. Иванов В.Г., История этики древнего мира, Л., ЛГУ, 1980.
5. Иванов В.Г. История этики средних веков, Л., ЛГУ, 1984.
6. Идебеков Н.И. Этика Насриддина Туси в свете енго теории свободы мысли, Душанбе, “Дониш”, 1987.
7. Диноршоев М. Философия Насируддина Туси, Душанбе, “Дониш”, 1968.
8. Диноршоев М. Аз таърихи фалсафаи тоҷик, Душанбе, “Ирфон”, 1988.
9. Кулматов Н.А. Этические взгляды Саади, Душанбе, “Дониш”, 1967.
10. Содиков А. Ақидаҳои ахлоқии мутафаккирони Шарқ, Душанбе, “Ирфон”, 1989.
11. Исоеев М., Ҳикмати амалии Мискавайҳ, Душанбе, 2003.
12. Саҳехи Имом Бухорӣ, ч.1-2, Душанбе, “ЭР-Граф”, 2004-2008.
13. Муҳаммад Фазолӣ, Эҳёи улуми дин, Душанбе, “ЭР-Граф”, 2009.
14. Муҳаммад Фазолӣ, Кимиёи саодат, Душанбе, “ЭР-Граф”, 2008.
15. Баррасихо дар таърихи фалсафаи тоҷику форс, Душанбе, “Матбуот”, 2002.
16. Зиёзода И.Ф., Куръоншиносӣ, Душанбе, «ЭР-Граф», 2012.
17. Зиёзода И.Ф., Ҳадисшиносӣ, Душанбе, «ЭР-Граф», 2013.
18. Зиёзода И.Ф., Таърихи Куръон, Душанбе, «ЭР-граф», 2015.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва конспект кардани боби «Сухан андар подоши некию бадӣ»-и китоби «Хону-л-ихвон»-и Носири Хусрав бо тафтиши ичрои ин вазифа аз ҷониби донишҷӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машгулиятҳои амалий) гузаронида шавад.

Адабиёт

1. Китоби «Хону-л-ихвон»-и Носири Хусрав боби «Сухан андар подоши некию бадӣ»-и, Куллиёт, ч.2, Душанбе, 1991, с. 409-412

Мавзӯи 8. Маъно ва ҳадафи зиндагӣ

A. Машгулияти аудитории лексионӣ-назарияӣ

Бахсу мунозираҳои донишмандон дар бораи маъни ва ҳадафи зиндагӣ. Гузориши масъала. Фалсафаи маъно ва мақсади зиндагӣ. Масъалаи марг ва ҷовидонии инсон. Қиссаву афсонаҳо дар бораи “Оби ҳаёт”. Инсон ҳамчун субъекти фаъолият.

Маъно ва ҳадафи зиндагӣ ҳамчун меъёри маҳсуси ҳудшиносии инсон. Тасаввуроти гуногун дар бораи маъно ва ҳадафи зиндагӣ. Мавкеъҳои гуногуни мактабҳои гуногун - гедонизм, пессимизм, оптимизм, экзистенсиализм. Шарҳи марксизм. Ҳадаф ва маъни зиндагӣ ҳамчун масъалаи азалии фалсафа. Инсон ҳамчун мавҷуди биологӣ, иҷтимоӣ ва оқил (бошуур). Шахсият ва масъалаи маъно ва ҳадафи зиндагӣ. Телеономия - таълимот дар бораи ҳадафи зиндагӣ. Ҳадафмандӣ. Андешаҳои Кант, Фихте ва Нітсше. Муносибатҳои гуногуни одамон ба маъно ва ҳадафи зиндагӣ. Се навъи муносибат ба маъно ва ҳадафи зиндагӣ: пессимистӣ-нигилистӣ, шаккокона (скептицизм) ва хушбинона (оптимистӣ). Логотерапияи Виктор Франкл. Таҳлили андешаи шоирони форс-тоҷик дар бораи маъно ва ҳадафи зиндагӣ.

Ҳудшиносӣ ва масоили маъни ҳадафи зиндагӣ. Пайғамбарон оид ба маъни ва мақсади зиндагӣ. Баҳси “Ман аз кучо омадаам ва ба кучо равон ҳастам”. Посуҳи адёни ҷаҳон ба саволи маъни ва мақсади зиндагӣ. Масоили оғариниши инсон дар адёни ҷаҳон. Накш ва мақоми инсон дар олами ҳастӣ. Арзишҳои ахлоқӣ ва идеали ахлоқӣ. Фалсафаи марг ва зиндагӣ. Қазо ва қадар. Инсон – маҳлуки ягонае, ки марги ҳудро мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Ногузир будани марг ва ҳолати равонӣ-эмотсионалии инсон. Рози зиндагӣ ва рафтари оқилонаи инсон. Нотакрор будани ҳаёти одамӣ ва муносибат ба марг.

Масъалаи сарнавишт ва озодии инсон дар адёни муҳталиф. Асосҳои бунёдии инсон. Ҷовидонии рӯҳ ва фанои тан. Масъалаи эҳёи дубора (таносух). Карма ва сарнавишти баъдии рӯҳ дар динҳои хинду ориёй. Ҳаёти дубораи пас аз марғӣ дар зардуштия. Шарҳу баёни се қозӣ: Матра, Сарауҷо ва Раҷнӯ дар зардуштия. Пули Чанвот. Маъни зиндагӣ аз назари монавия ва меҳрпастӣ. “Китоби мурдаҳо” дар Миср. Яъсу бадбинӣ аз марг. Марг ва нақши он барои маъно додан ва ҳадафманд соҳтани зиндагии инсон. Тарс аз марг. Шарҳи сухани Фазолӣ: “Ба ҳарза наоғаридани инсон” ва “Мақсуд зи чумла оғариниш моем”-и

Хайём. Ҳадафҳо ва орзӯҳо ва нақши онҳо дар маъно додани зиндагии инсон. Тасвири марг дар “Маснавии маънавӣ”. “Ҳакиқат”-и марг аз нигоҳи Ғазолӣ. Бузургон дар бораи маънӣ ва ҳадафи зиндагии инсон. Мабдаъ ва маод. Маод ва фалсафаи маргу ҳаёт дар ислом. Ҳаёти ҷовидонӣ. Майли фитрии инсон ба абадият. Ҷустуҷӯи маънӣ ва ҳадафи зиндагӣ. Масъалаи ҳаёт ва марг - муаммои ҳастӣ. Рубоиёти Хайём дар бораи маргу зиндагӣ. Масъалаи марг ва ҷовидонагии инсон дар фалсафа ва дин. Масъалаи маоди рӯҳонӣ ва ҷисмонӣ. “Ҳукуқ барои марг”. Эвтаназия - марги сабук. Ахлоқ ҳамчун шакли маҳсуси маърифати ҳастӣ. Диалектикаи маданияти моддӣ ва маънавӣ.

Б. Машгулияти аудитории амалӣ

Семинар дар мавзӯи: «Ибни Мискавайҳ ва илми ахлоқи исломӣ»

1. Зиндагӣ ва осори ахлоқии Ибни Мискавайҳ.
2. Руқнҳои таълимоти ахлоқии Мискавайҳ..
3. Мақом ва мартабаи илми ахлоқ. Ҳайру саодат.
4. Фазилатҳои ҷаҳоргонаи ахлоқӣ. Мехру садоқат.
5. Масоили тарбияи ахлоқӣ аз назари Мискавайҳ.
6. Мискавайҳ ва инкишофи минбаъдаи илми ахлоқ; Тусӣ ва Давронӣ.
7. Се ҳикмати амалӣ: таҳзиби ахлоқ, сиёсати мудун ва тадбири манзил.

Адабиёт

1. Идибеков Н.И. Этика Насриддина Туси в свете енго теории свободы мысли, Душанбе, Дониш, 1987.
2. Диноршоев М. Философия Насируддина Туси, Душанбе, Дониш, 1968.
3. Диноршоев М. Аз таърихи фалсафаи тоҷик, Душанбе, Ирфон, 1988.
4. Кулматов Н.А. Этические взгляды Саади, Душанбе, Дониш, 1967.
5. Содиков А. Ақидаҳои ахлоқии мутафаккирони Шарқ, Душанбе, Ирфон, 1989.
6. Султонов У. Ақидаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ ва ахлоқии Абӯалӣ ибни Сино, Душанбе, 1975.
7. Исоеv M. Ҳикмати амалии Мискавайҳ, Душанбе, 2003.
8. Зиёзода И.Ф. Фалсафаи ахлоқи исломӣ, Душанбе, “ЭР-граф”, 2013.
9. Тӯсӣ Н., Ахлоқи Носирӣ, Душанбе, 2009.

B. Кори мустақилонаи донишчӯён

Мутолиа ва конспект кардани асари Закариёй Розӣ «Тибби рӯҳонӣ» - «Худдорӣ ва дурӯғгӯй» бо тафтиши иҷрои ин вазифа аз ҷониби донишчӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машгулиятҳои амали) гузаронида шавад.

Адабиёт

Закарияи Розӣ «Тибби рӯҳонӣ» - Худдорӣ ва дурӯғгӯй, Душанбе, «Адиб», 1989, 82-85.

Мавзӯи 9. Озодӣ ва масъулияти шахс

A. Маигулияти аудитории лексионӣ-назариявӣ

Озодӣ ҳамчун масъалаи ахлоқӣ. Мушкилоти «озодиҳо» ва интихоби ахлоқӣ. Фаъолии шахсият. Масъулияти шахсӣ. Муносибатҳои ҷамъиятий ва масъулият. Ихтилоф ва мувофиқат байнӣ масъулияти ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ. Вичдон. Озодии ахлоқӣ. Манфиатҳо ва масолеҳи шахсӣ ва ҷамъиятий. Шуури ахлоқии шахсият. Рафтори ахлоқӣ. Масъалаи озодӣ ва шарҳи он дар экзистенсиализм. Озодӣ ва зарурат. Масъалаи ҳадафҳо ва воситаҳои рафтори ахлоқӣ. Шахсият ва масъулияти ахлоқӣ. Пешгӯии оқибатҳои рафтор. Ҷомеаи иттилоотӣ. Меъёрҳои баҳодиҳии шахсият.

Фаҳмишҳои гуногуни озодӣ. Озодӣ ва рафтори ахлоқӣ. Таносуби озодӣ ва зарурат. Озодии ахлоқӣ. Зарурат ва озодӣ. Шарҳи озодӣ ҳамчун риояи қонунҳои динӣ ва дунявӣ. Озодии ахлоқӣ ҳамчун барномаи роҳи камолоти шахс. Фром ва асари ӯ «Фирор аз озодӣ». Ҷанбаҳои мусбӣ ва манфии озодӣ. Озодӣ ва масъулият. Озодӣ ҳамчун зарурати даркшуда (Гегел, Спиноза). Шарҳи озодӣ дар ислом: ҷабария ва қадария. Шартҳои озодӣ ва масъулият. Озодӣ дар интихоби хайр ва шар.

Диалектикаи категорияҳои хайр ва шар. Қонун ва озодӣ. Вичдон ҳамчун арзиши ахлоқӣ. Ватандӯстӣ ва шаҳрвандӣ. Ҳалли масоили озодӣ, сарнавишт ва тақдири инсон дар Библия ва Куръон. Фаҳмишҳои гуногуни озодӣ. Ахлоқ дар Куръон ва суннат. Масоили масъулият ва озодӣ дар камолоти маънавии шахс. Дин ва ахлоқ. Мушкилоти ахлоқии асри XXI. Мушкилоти ахлоқии замони мусоир: исқоти ҳамл (аборт), эвтаназия, зӯроварӣ, муқовимат накардан. Таҳаммулпазирӣ – асоси ҳамзистӣ.

Б. Машгулияти аудитории амалӣ

Семинар дар мавзӯи: «Андешаҳои ахлоқии мутафаккирони Шарқ: Форобӣ, Ибни Сино, Н.Тусӣ» - 1 соат

1. Ақидаҳои ахлоқии Ибни Сино.
2. Андешаҳои ахлоқии Форобӣ.
3. Ибни Мисқавайҳ – асосгузори илми ахлоқ.
4. Тусӣ ва асари ў “Ахлоқи носирӣ”
5. Масоили ахлоқӣ дар “Маснавии маънавӣ”.
6. “Таҳзиби ахлоқ” – қисмати тартибии ҳикмати амалӣ.
7. Гояи “инсони комил” дар тасаввуф.

Адабиёт

1. Султонов У. Ақидаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ ва ахлоқии Абӯалӣ ибни Сино, Душанбе, 1975.
2. Содиқов А.У. Ақидаҳои ахлоқии мутафаккирони Шарқ. – Душанбе, 1989.
3. Сино Абӯалӣ. Осори мунаҳаб. – Душанбе, 1980.
4. Кошифӣ Ҳ. Футувватномаи Султонӣ. Ахлоқи Мухсинӣ.-Душанбе 1991.
5. Барабасиҳо аз таърихи фалсафаи тоҷику форс, Душанбе, 2002.
6. Ҳазратқулов М. Эътиқоду анъанаҳои бостонии А Ҷам. Душанбе 1986.
7. Ҳазратқулов М., Ориёҳо ва тамаддуни ориёӣ, Душанбе, 2006.
8. Гафуров Б. То Ҷикон ч. 1-2. Душанбе, «Ирфон», 1983-1985.
9. Турсунов А.Эҳён Аҷам. Душанбе, «Ирфон», 1984.
10. Австо. Перевод И. А. Стеблина-Каменскго, Душанбе, «Адиб» 1990.
11. Тӯсӣ Н., Ахлоқи Носирӣ, Душанбе, 2009.

В. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолия ва конспект кардани асари Муҳаммад Ғазолӣ «Кимиёи саодат» - Боби «Решаҳои хубу бад дар одамӣ» бо тафтиши иҷрои ин вазифа аз ҷониби донишҷӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машғулиятҳои амалий) гузаронида шавад.

Адабиёт

1. Муҳаммад Ғазолӣ «Кимиёи саодат» - Решаҳои хубу бад дар одамӣ, Душанбе «ЭР-Граф», 2008, с.101-103.

Мавзӯи 10. Саодат ҳамчун арзиши ахлоқӣ

A. Машгулияти аудитории лексионӣ-назарияӣ

Фаҳмишҳои гуногуни саодат. Саодат ҳамчун мафхуми ахлоқӣ ва ҳамчун ҳуқуқи фитрии инсон. Фаҳмишҳои дунявӣ ва динии саодат. Саодат эҳсосоти ботинӣ. Накӯкорӣ ва саодат дар таълимоти Арасту ва Суқрот. Саодат ва дурнамои куллии зиндагӣ. Шарҳи саодат дар “Кимиёи саодат”-и Муҳаммад Ғазолӣ. Ҳушбинӣ ва бадбинӣ. Камолоти маънавӣ ва маъалайи саодат. Шарҳи динии саодат. Саодат - талаботи маънавии инсон. Саодат ва маънои зиндагӣ. Саодат ва накӯкорӣ. Саодат ҳамчун манфиат. Саодат ҳамчун баҳогузорӣ ба фаъолияти ҳаётӣ ва ҳамчун тасодуф. Саодат ҳамчун қаноатмандии моддӣ ва маънавӣ. Саодат ва накӯҳаволӣ. Таносуби саодати фардӣ ва ҷамъиятӣ. Ҳайрияти умумӣ ва саодати шахсӣ. Меъёри саодати инсонӣ. Айшу нӯш, шавқу рағбатҳо ва оқибатҳои бади он. Роҳҳои ба саодат расидан ва ҷомеа. Вичҷон ва қарз. Саъю талоши одамӣ барои саодат.

Муҳаббат ва дӯстӣ. Ишқ нерӯи созандагӣ ва инсонсоз. Назарияи ахлоқии гедонизм (лаззату ҳаловат), эвдемонизм (ҳаловати рӯҳӣ), атараксия (бетафовутӣ). Арзишҳои ахлоқии инсон ва инъикоси онҳо дар мақулаҳои ахлоқӣ. Ҳайр ва шар. Диалектикаи маданияти маънавӣ ва моддӣ. Маданияти ахлоқии шахсият. Ӯнсурҳои маданиятнокии шахс. Маданияти ахлоқӣ-ҳуқуқӣ. Кодекси рафттори ахлоқӣ. Мафхум, моҳият ва вазифаи этикет. Саодат ҳамчун арзиши ахлоқӣ. Шакли зоҳирӣ. Рафттор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ. Муошират. Одоби сухангӯй. Ҳусусиятҳои ахлоқи касбӣ. Этикет ва маданияти шахс. Маданияти шахс ва муошират. Изҳори ҳамдардӣ, видоъ, табрику таҳният, сипосгузорӣ, таманиёт ва г. Ҳушмуомилагӣ. Маданияти рафттор. Одоби мурочиат. Одоби сухангӯй.

Эвдемонизм – таълимот дар бораи саодат. Фаҳмиши саодат дар Юнон. Тахаввулоти фаҳмиши саодат. Саодати заминӣ ва маънавӣ. Робитаи саодат бо ахлоқ. Ҳайр ва саодат. Баҳсу мунозираҳо дар бораи саодат. Логотерапияи Виктор Франкл. Робитаи саодат бо масъалати маъно ва ҳадафи зиндагӣ. Ҷараёнҳои постмодернӣ дар шарҳи маъно ва ҳадафи зиндагӣ. Гум шудани маъно ва ҳадафи зиндагӣ ва тафсирҳои Франкл. Қавли Нитсше “Ҳар касе “барои чӣ” зистан дорад, ҳама “чӣ хел”-хоро таҳаммул карда метавонад”. Шарҳи мафхумҳои “арзишҳои олий”, арзишҳои тарансенденӣ (моварой), “ҳақиқати заминӣ”, арзишҳои шахсӣ. Муҳаббат ҳамчун арзиши олий. Муҳаббат ва дӯстӣ. Оила ва

шаклҳои он. Бӯхрон дар масоили “оиладорӣ”, “тарбияи фарзандон” ва масоили глобалий.

Б. Машгулияти аудитории амалӣ

Семинар дар мавзӯи: «Ахлоқ дар ҳиндустон»

1. Низоми дини ведӣ – асоси браҳмания, чойния ва ҳиндустон.
2. Ведҳо – китобҳои муқаддаси ҳиндувон.
3. Таълимот дар бораи пракрити (модда, ҳаюло), пуруша (мабдаи рӯҳонӣ) ва карма.
4. Тримурти (худоёни сегона) – Браҳма (офаранда), Вишну (ҳомӣ, пуштибон) ва Шива (харобкор, вайронкунанда).
5. “Рамаяна” ҳамосай Ҳинди Қадим. Масоили ахлоқӣ дар мактабҳои динӣ-фалсафии Ҳинду.

Адабиёт

1. Боги, брахманы, люди. М., 1969.
2. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, религия. М., 1980.
3. Васильев Л.С. История религий Востока: уч. пос.М., 1988.
4. Гусева Н.Р. Индуизм.М., 1977.
5. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. М., 1996.
6. Каниткар В.П. Индуизм, М., 1999.
7. Кочетов А.Н. Буддизм, М., 1983.
8. Крывлев И.А., История религий, Т.2, М., 1996.
9. Токарев С.А. Религия в истории народов мира, М., 1986.
10. Костюченко В.С., Классическая веданта и неоведантизм, М., 1983.
11. Тӯсӣ Н., Ахлоқи Носирӣ, Душанбе, 2009.

В. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва конспект кардани асари Носири Хусрав «Чомеъу-л-ҳикматайн» боби «Андар ниёзмандии мардум ба парвариш» бо тафтиши ичрои ин вазифа аз ҷониби донишҷӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машғулиятҳои амалӣ) гузаронида шавад.

Адабиёт

Носири Хусрав «Чомеъу-л-ҳикматайн» боби «Андар ниёзмандии мардум ба парвариш», Куллиёт, ч.2., Душанбе «Ирфон», 1991, с. 147- 151.

Мавзӯи 11. Дин ва ахлоқ

A. Машгулияти аудитории лексионӣ-назарияӣ

Бахсу мунозираҳо оид ба табииати ахлоқ. Дин ва ахлоқ ҳамчун шаклҳои шуури ҷамъиятӣ. Асосҳои ахлоқи динӣ. Ахлоқ дар динҳои тоисломии Эрон. Асосҳои таълимоти ахлоқӣ дар Зардуштия. Дин ва масоили ахлоқ дар динҳои чинӣ (даотсизм, конфутсий, синто). Масоили ахлоқӣ дар адёни ҷаҳонӣ: масеҳият, ислом ва буддоия. Асосҳои ахлоқии яхудия. Дин ва ахлоқ. Ахлоқи динӣ. Озодӣ. Масъалаи тақдирӯи сарнавишти инсон. Идеали ахлоқӣ. Инсони идеалӣ. Аслҳои ахлоқи масеҳӣ: голиб омадан ба шар аз роҳи муҳабbat ва шафқату бахшоиш. Муҳолифат накардан ба бадӣ, дӯст доштани одамон, барои шалоқ хурдан ҳар ду тарафи рӯйро гузоштан дар таълимоти масеҳӣ. Нитсше ва ахлоқи масеҳият. Таърифи ахлоқ ҳамчун танзимгари муносибатҳои байни ҳамдигарии одамон.

Масъалаи пайдоиши ахлоқ: бахсу мунозираҳои динӣ ва дунявӣ. Тамоюлоти асосии тағиیرёбии ахлоқ дар шароити кунунии вазъи ҷаҳонӣ. Шаҳрнишинӣ (урбанизатсия) ва таъсири он ба ҷомеа. Ахлоқи зӯрӣ накардан. Моҳияти таълимоти ахлоқии зӯрӣ накардан. Марҳалаҳои асосии амали ғайризӯрӣ. Ахлоқи ҳудмаҳдудкунӣ (сарфакорӣ). Ҳусусиятҳои тамаддуни мусоир ва бӯхрони экологӣ. Марҳалаҳои инкишоф ва моҳияти ахлоқи ҳудмаҳдудкунӣ (сарфакорӣ). Фояҳои ахлоқии ҳудмаҳдудкунӣ (сарфакорӣ). Самтҳои байналмиллалии ахлоқӣ ҳудмаҳдудкунӣ (сарфакорӣ). Ҳусусиятҳои ахлоқи низомҳои алоҳида.

Робитаи дин ва ахлоқ. Шарҳи вожаҳои «дин», «коин», «мазҳаб», «кеш» ва «религия». Муқаддасоти динӣ. Дин ҳамчун як ҷузъи маънавиёт.

Ахлоқи масеҳӣ. Даҳ хитобаи қадима. Хитобаи кӯҳии Исои Масеҳ. Таълимоти Филони Искандарӣ ва Сенека ва таъсири онҳо ба ахлоқи масеҳӣ. Фояи гунаҳгор будани инсон. Логос - таълимот дар бораи сухани Исои Масеҳ – писари Ҳудо. Фояи масеҳии баробарии одамон дар назди Ҳудо. . Муҳаббати инсон ба Ҳудо ва Ҳудо ба инсон. Қоидай тиллоии ахлоқ» дар тафсирӣ Сенека Даҳ аҳкоми илоҳӣ. «Салтанати илоҳӣ». Авлавияти «ҷон» бар «ҷисм».

Ислом ҳамчун таълимоти динӣ-ахлоқӣ. Се бахши таълимоти ислом: ақоид, аҳком ва ахлоқ. Шарҳи талаботи исломӣ: «фарз», «вочиб», «мандуб», «ҳаром», «макрӯҳ», «мубоҳ». Таълимот дар бораи нафс: аммора, мутмаина ва лаввома. Ахлоқи раббонӣ ва шайтонӣ. Асарҳои ахлоқии мутафаккирони форсӯ тоҷик. Ҳалқ ва

хулқ. Сурат ва сират. Пайғамбари ислом ҳамчун намунаи «инсони комил». Фазоил ва разоил (ахлоқи ҳамида ва разила). Тазкиия нафс ва шарҳи он дар ислом. Шарҳи динии «озодӣ» дар ислом. Таълимоти ислом дар бораи инсон: «инсон ҷойнишини Ҳудо». Озодӣ ва роҳҳои ҳалли он дар ислом. Ҷабария, қадария ва мұтазилия. Қазо ва қадар.

Ахлоқ дар Чини Қадим. «Тязяо» таълимоти динии чинӣ – ҳамчун сарчашмаи ахлоқ. Конфутсий ва таълимоти ахлоқии ў. Шаш санъати ҳатмӣ дар тарбияи чинихо: расму оин, мусикӣ, тирпарронӣ, аробаронӣ, хондан ва донистани хисоб. Тартибу низоми ҷамъияти асоси таълимоти Конфутсий. Табақабандии одамон дар конфутсичигӣ. Маросим ва инъикоси онҳо дар панҷ навъи муносибатҳо: фармонравоён ва фармонбардорон, падар ва писар, шавҳар ва зан, баланду паст аз рӯи мартаба, рафиқи хурду бузург. Ҷаҳор арзишҳои ахлоқӣ: «жэн» - инсондӯстӣ, «ҷужун» - садоқат, «иि»- адолати ҳақиқӣ ва «сяю» - эҳтироми фарзандона. Қонуни заррини ахлоқӣ. «Тсюн-тсзӣ» - «марди шариф», «инсони комил», «Сяо-жен» - одами пасту ҳақиқир.

Ахлоқи яҳудӣ. Таврот ҳамчун талаботи ахлоқӣ. Фояи ҳалқи баргузида ва маҳбуби Ҳудо будани яҳудиён. Нахустгunoҳи одамӣ ва шарҳи он дар яҳудия. «Аҳди даҳгона»-и Мӯсо. Принципи «талион». Махсусияти аҳди Ҳудо бо яҳудиён.

Б. Машигулияти аудитории амали

Семинар дар мавзӯи: «Рафткори расмӣ ва симои зоҳирӣ»

1. Худшиноси. Маданияти шахс.
2. Одоби муюшират. Маданияти муносибат- ҳамчун маҷмӯи усул, меъёр ва қоидаҳои ахлоқии тарафайн.
3. Одоби (салом, таъзим, хайрухуш, табрику таҳният, изҳори ҳамдардӣ, сипосгузорӣ, таманиниёт, сухангӯй ва ф.)
4. Муносибат муомила, шишту хез, либоспӯшӣ, сӯхбат, фаросат ва ф. ифодагари маданияти рафткор.
5. Сирату сурати инсон. Сират ҳамчун маҷмӯи хулқу атвор, маданият, истеъодд, маънавиёт ва ф.
6. Ҷаҳонишавӣ ва мушкилоти ахлоқӣ.

Адабиёт

1. Одинаев Ё. Гадоиев Б. Асосҳои маданияти шахс. Душанбе, «Ирфон», 2003.
2. Ҳиравӣ А.Ф. Аниси занони покдоман, Душанбе, 2006.
3. Иброҳим А. Тарбияи фарзандон, Душанбе, «Адиб», 2010.

4. Низомулмулк, Сиёсатнома, Душанбе, 1989.
5. Олимату-л-баннот, Одоби муюшират, Душанбе, 1991.
6. Калила ва Димна, Душанбе, 2009.
7. Нравственность мусульманина в хадисах, М, 2007.
8. Культура и нравственность в исламе, Киев, 2009.
9. Муттхахари М. Совершенный человек в исламе, Санкт-Петербург, 2008.
10. Тӯй Н., Ахлоқи Носирӣ, Душанбе, 2009.

B. Кори мустакилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва конспект кардани асари З.Сайдов, «Густариши ахлоқи миллӣ-посух ба пайомадҳои манфии ҷаҳониshawӣ» бо тафтиши иҷрои ин вазифа аз ҷониби донишҷӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машғулиятҳои амалий) гузаронида шавад.

Адабиёт

1. Сайдов З., «Густариши ахлоқи миллӣ-посух ба пайомадҳои манфии ҷаҳониshawӣ». Душанбе., 2013 С.7 – 19.

Мавзӯи 12. Глобализатсия ва мушкилоти ахлоқӣ

A. Машгулияти аудитории лексионӣ-назарияӣ

Ваҳдати глобалӣ ва ҳатарҳои глобалӣ. Инсоният дар рӯ ба рӯи масоили глобалӣ. Раванди глобализатсия ва фарҳангӣ миллӣ. Таъсири ҷаҳониshawӣ ба фарҳанг, ҳувият ва ахлоқ. Шарҳ ва таърифҳои ҷаҳониshawӣ. Алоқамандон ва муҳолифони ҷаҳониshawӣ. Равандҳои мусбӣ ва манфии ҷаҳониshawӣ. Таъсири фарҳангӣ гарбӣ. Машоқили муҳити зист, демографӣ, экологӣ, энергетикий ва ғ. «Чомеаи истеъмолгаро» ва ахлоқ. Ҷаҳониshawӣ – ҳуҷуми фарҳангӣ ба кишварҳои заъиф. Назарияи Сэмюэл Хантингтон оид ба барҳурди тамаддунҳо. Косташавии пайвандҳои оилавӣ. Ҷаҳониshawӣ ва ниҳоди хонавода. Бӯхрони маънавӣ ва ҷаҳониshawӣ. Омехтагии (синкретизми) фарҳангӣ. Фоҳишагӣ ва танfurӯshӣ. Интернет. Тарбияи фарзандон. Накши оила дар тарбияи фарзандон. Шахсият ва масоили глобалӣ. Қонуни ҶТ «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд». Этикет ва маданияти шаҳс. Таърифҳо ва шарҳу баёнҳои гуногуни одоб. Маданият ва муюшират. Қитобхонӣ – асоси маданият. Ҳониш – қалиди дониш. Маданияти муюшират. Одоби салом додан. Ҳайрухӯш, табриқу таҳният. Изҳори ҳамдардӣ. Сипосгузорӣ. Таманийёт. Маданияти сухан ва

сухангүй. Одоби сухангүй. Маданияти рафтор. Одоби мурочиат. Одоби либоспүшй. Либоси миллй, хонагй, корй, расмй, маросимй. Мехмондорй. Хушмуомилагй. Беодобй. Одоби дипломатй. Одоби беҳдошт ва тозагии шахсий.

Мушкилоти тарбия дар раванди глобализатсия. Пешрафти илму техника ва мушкилоти ахлоқй дар чаҳони мусир. Зарурати таҷдиди назар ба масоили ахлоқй дар ҷаҳон. «Фалсафаи тарбия» - дарсхои маҳсуси таълими дар Аврупо. Мавқеъҳои гуногун дар масъалаи посухҳо оид ба саволи «Оё дар соҳаи ахлоқ пешрафт вуҷуд дорад?». Зуҳуроти гуногуни ахлоқй ва ташаккулёбии «ахлоқи олий». Фояи «инсони комил» дар байни ҳалқҳои гуногуни олам. Робитаи мушкилоти ахлоқй бо мушкилоти глобалий. Терроризм ва глобализм. Майзадагй, нашъамандй, заволи шахсият ва ф.

Дурнамои ахлоқ ва масоили глобалий. Традиционализм – ҳамчун ҷараёни ғоявии аспи XX. Рене Генон (1886-1948) пешвои традитсионизм. Шарҳи мағҳумҳои «асри тиллой», «олами шайтон», «асри зулмот», «асри оҳан» ва ф. Генон душмани ашадии эволюционизм ва прогрессионизм. Фояи беҳтар кардани ахлоқ аз роҳи «буриданӣ сарҳо». Назарриётчиёни прогрессивӣ ва эволюционӣ дар муқобили традиционализм. Марксизм ва масъалаи «кояндаи инсоният». Зуҳури консепсияи технократии Ч. Нейсбит ва О. Тоффер. Фалсафаи холизм. Аспи Ян Смэт «Холизм ва эволюция». Консепсияи Дойл Радяра ва се давраи он: «организми қабилавӣ», шахсият ва «синтез». Фояи «баробарии ҷаҳонии инсонӣ». «Аспи шукуфой». Тавсифи мушкилоти ахлоқии мусир. Таҳаввулёбии арзишҳои ахлоқй дар аспи XX. Мушкилоти ахлоқй ва масоили биоэтикӣ дар замони ҳозира. Роҳҳои ҳалли мушкилоти низоми «инсон-табиат».

Б. Машгулияти аудитории амалий **Семинар дар мавзӯи: «Ахлоқ ва масъалаи ҳудшиносии шахсият»**

1. Ахлоқи ҳамида ва разила. Аз таърихи пайдоиши ҷараёни футувват ва ҷавонмардӣ.
2. Арзишҳои ахлоқй. Адаб: моҳият ва зарурат. Робитаи ахлоқ ва ҳудшиносӣ.
3. Шарҳи луғавии ҳамида ва разила (фазоил ва разоил).
4. Адаб ҳамчун меъёри ахлоқй. Одоби сухангүй ва муошират.
5. Насиҳатномаҳо, одобномаҳо ва китобҳои ахлоқии мутафаккирони форс.

6. Маданияти шахс: муносибат, салом, хайрухуш, табрику таҳният, изҳори ҳамдардӣ, сипосгузорӣ, таманинӣ, сухангӯӣ ва ғ.
7. Нишонаҳои маданиятнокии шахс.
8. Бӯхрони маънавии ахлоқ дар асри XXI.
9. Ахлоқ, чомеа, камолоти шахс.
10. Ахлоқ ва масъалаҳои худшиносии шахсият.

Адабиёт

1. Кошифӣ Ҳ. Футувватнома, Душанбе, 1984.
2. Содиқов А. Ҷаҳонбинӣ ва ахлоқ аз назари мутафаккирони тоҷик, Душанбе, 2004.
3. Кошифӣ Ҳ. Ахлоқӣ муҳсинӣ, Душанбе, 1984.
4. Тусӣ Н. Ахлоқи носирӣ, Душанбе, 2016.
5. Даввонӣ Ҷ. Ахлоқи ҷалолӣ, ЭСТ, ҷ.1.
6. Авеста. Избранные гимны. Перевод с авестийского и комментарии проф. И.М.Стеблин-Каменского. Душанбе: Адиб,1990.
7. Авеста и мировая цивилизация, Душанбе, 2000.
8. Бойс М. Зороастрйцы. Верования и обычаи. СПб. 2003.
9. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф., Индия в древности. М., 1985.
10. Сирочиддин М.,Ахлоқи накӯ Душанбе,1916.
11. Готҳо ё Сурудҳои осмонии Зардушт. Душанбе, 2001.
12. Готҳо. Тарчума, тафсир ва таълифи Иброҳим Пури Довуд. Техрон: Асотир, 1377.
13. Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации, Душанбе, 2002.
14. Дюмезиль. Верховные боги индоевропейцев. М., Наука, 1986.
15. Дюшен – Гийемен Ж. Зардушт ва ҷаҳони Ғарб, Техрон, 1359.
16. История иранского государства и культуры. М., 1971.
17. Крюкова В.Ю., Зороастрізм. С.-Петербург, 2005.
18. Кристенсен А., Мазопарастиӣ дар Ирони Қадим, Техрон, 1376.
19. Любимов Л., Искусство древнего мира, М., 1980.
20. Мӯминҷонов Ҳ., Тӯрон – гаҳвораи тамаддуни ориёӣ, Душанбе, 2004.
21. Нурҷонов Н., Олами беканори рақси тоҷик, Душанбе, 2004.
22. Нурҷанов Н., Традиционный театр таджиков. Душанбе, 2002.
23. Ҳакимов И., Музыкальная культура таджиков, Худжанд, 2004.

24. Юсупов Х., Классическое искусство и развитие эстетической мысли таджикского и персидского народов. Автореферат канд. дисс. М., 1981.
25. Яъкубов Юсуфшоҳ. Гоҳномаи Авастой, Душанбе, Деваштич, 2003.

В. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва конспект кардани суханронии Президенти Чумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оид ба лоиҳаи қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» бо тағтиши иҷрои ин вазифа аз ҷониби донишҷӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машгулиятҳои амалӣ) гузаронида шавад.

Адабиёт

Суханронии Президенти Чумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оид ба лоиҳаи қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», 14 декабря 2010, Душанбе, 2010, Сах.2-20.

Қисмати зебоишиносӣ

Мавзӯи 13. Зебоишиносӣ ҳамчун илми фалсафӣ

A. Машигулияти аудитории лексионӣ-назариявӣ

Зебоишиносӣ ҳамчун илм. Зарурату аҳамияти илми зебоишиносӣ ва фалсафаи хунар. Зарурати аз назари қонунҳои зебой таҳқиқ кардани рӯйдодҳои олами ҳастӣ, шуур ва фаъолияти инсон, тараккиёти ҷамъият. Густариши илми зебоишиносӣ ва таҳаввулоти мавзӯии он. Зебоишиносӣ илм дар бораи қонуниятҳо ва аслиёти умумии эҷодиёти бадей. Зебоишиносӣ қисми таркибии фалсафа. Аз ҷониби Александр Баумгартен (1714-1762) ворид шудани истилоҳи эстетика. Инкишофи илми эстетика дар фалсафаи классикии Олмон. Вазифаҳои зебоишиносӣ (маърифатӣ, методологӣ ва ғ.). Ҷойгоҳи зебоишиносӣ дар низоми илмҳои ҷомеашиносӣ. Шуури зебоишиносӣ ва амалияни зебоишиносӣ. Пайдоиш ва сайри тарихии мағҳумҳои "Эстетика", "Зебоишиносӣ", "Илми ҷамъол". Зебоишиносӣ – илм дар бораи қонуниятҳо ва аслиёти умумии эҷодиёти бадей, пайдоиш ва инкишофи хунар. Арзиш ва мағҳумҳои асосии зебоишиносӣ: зебой, зиштӣ (қубҳ, қабоҳат), мазҳака, фочиа ва ғ. Моҳият ва мағҳумҳои зебоишиносӣ. Зебой ҳамчун категорияи асосии илми зебоишиносӣ. Қабоҳат – мағҳуми муқобили зебой. Шуури

зебоипарастӣ ва сохтори он: эҳсосоти зебоишиносӣ, завқи зебоишиносӣ, идеали зебоишиносӣ ва г. Робитай зебоишиносӣ бо дигар илмҳои назарӣ ва амалӣ. Сохтори шуури зебоипарастӣ. Идеали зебоишиносӣ. Предмет ва вазифаҳои зебоишиносӣ. Системаи қонунҳо ва вазоифи зебоишиносӣ. Диалектика, услуби тадқики таърихӣ ва мантиқӣ дар зебоишиносӣ. Арзишҳои маънавии башарият омили Ҷаҳонбинии зебоишиносӣ. Зебоишиносӣ ва илмҳои дигар. Хулқшиносӣ ва зебоишиносӣ. Равоншиносӣ ва психологияи хунар. Алоқамандии зебоишиносӣ бо педагогика, сотсиология г. Зебоишиносӣ ҳамчун чавҳари назариявии илмҳои хунаршиносӣ: адабиётшиносӣ, мусикишиносӣ, киношиносӣ ва театршиносӣ. Зебоишиносӣ ва танқиди бадей. Зебоишиносӣ ВА дизайн (эстетикаи техники). Зебоишиносӣ ва хунар. Зебоишиносӣ ва сиёсат. Аҳамияти омӯзиши зебоишиносӣ. Мақоми маърифатии зебоишиносӣ дар олами маънавии шаҳс ва ҷамъият.

Зебоишиносӣ ҳамчун илми фалсафӣ. Иртиботи зебоишиносӣ бо масъалаи асосии фалсафа. Муносибати шуури зебоишиносӣ ба воқеъият. Шарҳу байди лугавии вожаҳои ҳамрадифи зебоишиносӣ - ҷамил, ҷамол, ҳусну ҷамол, ҳусну малоҳат, назокат, нағосат, улуми нағиса, саноеъ, бадоъ, фасоҳат, зишт, қубҳ, ғализ, сифла, ҳусну қубҳ, шанеъ ва қабех. Мавзӯи баҳси зебоишиносӣ. Зебоишиносӣ меъёри баҳогузорӣ ба эҷодиёт.

Ташаккулёбии зебоишиносӣ ҳамчун илми мустақил. Шарҳи лугавии мағҳуми эстетика. Зебоишиносӣ илм дар бораи дарки эҳсосот. Илм дар бораи табиат ва дарки зебоишиносии он. Тағирёбандагӣ, мураккабшавӣ ва васеъшавии мавзӯи зебоишиносӣ. Зебоишиносӣ ва илмҳои алоҳидаи санъатшиносӣ. Ҳиссиёт, завқ ва идеал ҳамчун доираи баҳси зебоишиносӣ. Робитай зебоишиносӣ бо ахлоқ.

Шарҳи мағҳуми «фалсафаи санъат». Инкишоф ва тараққии зебоишиносӣ. Соҳаҳои мустақили зебоишиносӣ: истеҳсолӣ, зебоишиносии меҳнат, зебоишиносии техника, зебоишиносии ҳаёти майшӣ ва г. Сохтори назарияи зебоишиносӣ. Инъикоси зебоишиносӣ дар асарҳои санъат. Муносибатҳои зебоишиносии инсон ба олам. Илмҳои санъатшиносӣ, назарияи умумии санъат.

Б. Машгулияти аудитории амалӣ
Семинар дар мавзӯи: «Зебоишиносии Ибни Сино»

Адабиёт

1. Манучехриён Мехрангез. Зебоишиносӣ. Техрон 1325
1. Вазири Алинақӣ. Зебоишиносӣ дар ҳунар ва табиат. Чопи дуюм. Техрон, 1338.
2. Муҳаммад Ҷаъфарӣ. Зебоӣ ва ҳунар аз дидгоҳи ислом. Техрон, 1369с. 173-178.
3. Таъриҳи эстетикӣ. Энциклопедияи советии тоҷик. Ҷ. 7. 1987.
4. Таърихи фалсафаи тоҷик (аз қадим то асри 20), ҷ.2., с. Душанбе, 2016, с. 458-463.
5. Гафуров Б, Касымҷанов А., Ал-Фараби в истории культуры, М, 1975.
6. Культура древнего Египта, М., 1976.
7. Античная литература, М., 1980.
8. Раҳимов М., Зебоишиносии Ибни Сино, дар кит. Таърихи фалсафаи тоҷик (аз қадим то асри XX) ҷ. 2, Душанбе, 2016., с.458-464.
9. Яъкубов Юсуфшоҳ. Гоҳномаи Авастоӣ, Душанбе, Деваштич, 2003.
10. Яъкубшоҳ Ю., Давлати Каёниён, Д., 2012.
11. Ибни Сино ва фарҳанги замони ў, Душанбе, Доњиш, 2005.
12. Ҳазратқулов М., Ориёҳо ва тамаддуни ориёӣ, Душанбе, 2006.

В. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва конспект кардани асари Касымҷанов А.Х. «Эстетические взгляды Фараби» бо тафтиши иҷрои ин вазифа аз ҷониби донишҷӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машгулиятҳои амалӣ) гузаронида шавад.

Адабиёт

Касымҷанов. А.Х. Эстетические взгляды Фараби, Душанбе, Ирфон, 1990.

Мавзӯи 14. Марҳалаҳои асосии ташаккулёбии зебоишиносӣ дар Шарқ

A. Машгулияти аудитории лексионӣ-назарияӣ

Принципи тафаккури таърихӣ дар зебоишиносӣ. Асотир ва дин - сарчашмаи афкори зебоишиносӣ. Пайдоиш ва инкишофи

назарияҳои зебоишиносӣ дар Шарқи Қадим (Миср, Чин, Ҳиндустон, Эрон).

Хунар ва санъати Миср. Намудҳом санъати гуногуни санъат дар Миср. Птах – худои санъат ва хунар. Санъати тасавирӣ, меъморӣ ва мӯжассамасозӣ. Санъати меъмории Шумеру Акодӣ. Эҷодиёт дар Бобулистон. Жанри достон ва нақши он дар адабиёти бадеии Бобулистон. Пешрафти илм ва хунар дар Миср. Ихтирои хат дар Миср. Нефер – эҳсоси зебоӣ ва зебоишиносӣ. Миср зодгоҳи динҳои ишроқӣ ва зебоишиносии нур. Айнияти нур ва зебоӣ. Моҳияти зебоии илоҳӣ ва айният додани он ба дураҳшандагӣ ва нурафқани. Тилло, нуқра, электр ва зумурад – ашёи зеботарин ва арзишмандтарин. Қонунияти рангҳо ва мутаносибӣ.

Таълимот дар бораи соҳаи зоҳирӣ ва ботинӣ дар Ошур ва Бобулистон. Шарҳи вожаҳои «зебо» ва «бехтариҳ». Зебоӣ ҳамчун чизи барои инсон муғиду судманд. Тасаввурот дар бораи зебо ва хайр, зебо ва манфиат, мавзуният ва мутаносибӣ ҳамчун ҷанини ҳамоҳангӣ. Нақши «Нури бе интиҳо» дар ташаккулёбии тасаввурот оид ба зебоишиносӣ.

Назарияҳои зебоишиносӣ дар таълимотҳои динӣ-фалсафии Ҳинд: Ригведа, Самаведа, Атҳарведа, Ядҷурведа. Жанри драма дар адабиёти Ҳинд. Браҳман ҳамчун идеали зебоӣ. Истилоҳоти «нури олӣ», «нури нурҳо», «маншай нур» ва «зебоӣ» дар Упонишадҳо. Шинохти Браҳман ҳамчун мушоҳидai бевоситai «Нури Инсон». «Нур» рамзи ҳақиқат ва хайри олӣ. Таъсири Упонишадҳо ба зебоишиносии эпикӣ «Маҳабҳарата» ва «Рамаяна».

Қаробати маданияти ведоӣ ва авестоӣ. Маданиятҳои баъдиведоӣ ва баъдиавестоӣ. Тасаввурот дар бораи зебоӣ ва зиштӣ – оғози дарки зебоишиносӣ. Модели авестоии ҷаҳон: тақсимшавии олами кабир ба олами осмонӣ ва равшан (макони худоён бо сарварии Аҳромаздо), олами зери заминӣ, зулмот (бо сарварии Аҳриман) ва олами сағир (макони зиндагии оғардиҳои Аҳромаздо ва Аҳриман). Низои хайр ва шар, нур ва зулмот. Муборизаи худоён бо бадӣ, дурӯғ ва беаҳлоқӣ. Зебоии мутлақ ва зиштии мутлақ. Манфиат ва суд ҳамчун меъёри баҳодиҳӣ дар Авесто. Нур ва ранг дар зебоишиносии зардуштӣ. Шарҳи модели авестоии се олам: осмонӣ, заминӣ ва зеризаминӣ. Нур ва ранг ҳамрадифи хайр ва шар. Инсон меъёри ҳама арзишҳои зебоишиносӣ.

Пайдоиш ва рушди ақоиди зебоишиносӣ дар маданияти мардуми эронинажод. Мақоми зебоишиносӣ дар мероси маънавии мардуми форсӯ тоҷик. Асотири форсизабонҳо чун намунаи диdi зебоипарастии мардумони қадим. Пайдоиш ва мохияти тафаккури асотирий. Мехрпастӣ. Тасаввуроти зебоипарастӣ дар китоби муқаддаси зардуштии «Авесто». Омили зебоишиносӣ ва алоқамандии он бо омилҳои ахлоқӣ дар «Авасто»: Пиндори нек (хумата), гуфтори нек (хухта) ва рафттори нек (хваршта). Осори маънавию бадеии буддӣ, маздакия, монавия, табоия, даҳрия, зарвония, асҳоби ҳаюло ва мақоми онҳо дар рушди тафаккури зебоишиносии ниёғони тоҷик. Санъат ва хунар дар Эрони бостон. Санъат ва хунар дар аҳди ҳаҳоманишиҳо: таҳти Ҷамshed намунаи санъати меъморӣ. Рушди санъати нафиса дар аҳди Сосониён. Борбад асосгузори санъати мақом.

Мавқеи хунар, оинҳо, мусиқӣ ва шеър дар Чин. Фарҳанги маънавии Чин. Аввалин афкори зебоишиносӣ дар Чин (асрҳои VI ва III то м.) Нақши даосизм ва конфусчигӣ дар пешрафти тамаддуни Чин. Ҷустуҷӯи идеали ҷамъиятий дар Чин. Инсон ва робитаҳои ҷамъиятии ў. Ҷавҳари фалсафаи конфусчигӣ. Инсон – асоси назму тартиб, оромишу осоиш ва идеали ахлоқӣ дар зебоишиносии чинӣ. Мувофиқати қайҳон ва табиат. Истилоҳи «Мэй» (зебой) муродифи ҳайр ё зебоии зоҳирӣ. Ваҳдати зебоӣ, ҳайр ва муғид – идеали зебоӣ. Анъанавӣ будани маданиятҳои қадима.

«Нур» ҳамчун муҳимтарин категорияи зебоишиносӣ. Шарҳи зебоӣ дар Библия. «Тоб» (хуб, зебо) ҳамчун мағҳуми зебоишиносӣ. Айният додани нур (ор) ба зебоӣ дар Библия. Нур рамзи саодат ва суруру шодмонӣ. Вожаи «йафе» - дураҳшандагӣ. Ду назарияи зебоӣ: содалавҳона – реалистӣ ва динӣ. Зебоишиносии ҳиссӣ ва ақлӣ.

Б. Машгулияти аудитории амали

Семинар дар мавзӯи:

«Сайри таърихӣ дар афкори зебоишиносии форсӯ тоҷик»

1. Мақоми зебоишиносӣ дар ҷаҳонбии тоавастоӣ.
2. Таъсири андешаҳои зардуштӣ ба фарҳанги умумибашарӣ.
3. Фарҳанги зебоипарастонаи форсӯ тоҷик дар асрҳои миёнан.
4. Зебоишиносӣ дар машшо, қалом ва тасаввӯф.

Адабиёт

1. Авеста. Избранные гимны. Перевод с авестийского и комментарии проф. И.М.Стеблин-Каменского. Душанбе : Адиб,1990.
2. Авеста и мировая цивилизация,Душанбе, 2000.
3. Бойс М. Зороастрйцы. Верования и обычаи. СПб. 2003.
4. Бонгард-Левин Г.М.Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985.
5. Гегель . Эстетика. В 4-х тт. М., 1968.
6. Готх ё Сурудҳои осмонии Зардушт. Душанбе, 2001.
7. Готх . Тарҷума, тафсир ва таълифи Иброҳим Пури Довуд. Техрон: Асотир, 1377.
8. Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации, Душанбе, 2002.
9. Дюмезиль. Верховные боги индоевропейцев. М., Наука, 1986.
10. Дюшен –Гийемен Ж. Зардушт ва ҷаҳони Ғарб, Техрон, 1359.
11. История иранского государства и культуры. М., 1971.
12. Крюкова В.Ю., Зороастрізм. С.-Петербург, 2005.
13. Кристенсен А. Маздопарастӣ дар Ирони қадим, Техрон, 1376.
14. Любимов Л., Искусство древнего мира, М., 1980.
15. Мӯминҷонов Ҳ., Тӯрон – гаҳвораи тамаддуни ориёй, Душанбе, 2004.
16. Нурджонов Н., Олами беканори рақси тоҷик, Душанбе, 2004.
17. Нурджонов Н., Традиционный театр таджиков. Душанбе, 2002.
18. Ҳакимов И., Музыкальная культура таджиков, Худжанд, 2004.
19. Юсупов Ҳ., Классическое искусство и развитие эстетической мысли таджикского и персидского народов. Автореферат канд. дисс. М., 1981.
20. Яъқубов Юсуфшоҳ. Гоҳномаи Авастой, Душанбе, Деваштич, 2003.
21. Яъқубов Юсуфшоҳ. Гоҳномаи Авастой, Душанбе, Деваштич, 2003.
22. Яъқубшоҳ Ю., Давлати Каёниён, Д., 2012.
23. Ибни Сино ва фарҳанги замони ӯ, Душанбе, Дошиш, 2005.
24. Ҳазратқулов М., Ориёҳо ва тамаддуни ориёй, Душанбе, 2006.

B. Кори мустақилонаи донишчӯён

Мутолиа ва конспект кардани асари Муҳаммад Ғазолӣ «Кимиёй саодат» - рукни дуввум «Дар муомалот» бо тафтиши иҷрои ин вазифаҳо аз ҷониби донишчӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машгулиятҳои амали) гузаронида шавад.

Адабиёт

Муҳаммад Ғазолӣ, «Кимиёй саодат», рукни дуввум - «Дар муомалот» аз «Одobi таом хӯрдан» то «Шинохти ҳалолу ҳаром», Душанбе, «ЭР-граф», 2008, саҳ. 362- 449.

Мавзӯи 15. Афкори зебоишиносии Юнони Қадим

A. Машгулияти аудитории лексионӣ-назариявӣ

Ба вучуд омадани назарияҳои эстетикий дар Юнон ва Руми Қадим. (Сукрот, Афлотун, Арасту, Гераклит, Демокрит ва диг.). Зебоишиносӣ дар асотири юнонӣ. Даврабандии зебоишиносӣ дар Юнони Қадим: архаистӣ, классикӣ ва эллинистӣ. Пифагориён ва зебоишиносӣ. Сукрот (зебой - гармония). Афлотун: зебоии олами Эйдос. Арасту ва маъниидоди мағҳумҳои «мимесис» ва «катаарсис» дар санъат. Мағҳуми интеллексия ва механизми эҷодиёти бадей. Мағҳуми калокогатия. Калокогатия ҳамчун хусусияти тафаккури (шуури) бадей. Меъморӣ, мӯчассамасозӣ ва ҳунари лирикӣ. Равобити фарҳангии Юнон ва кишварҳои Шарқ.

Афкори зебоишиносии давраи антиқа. Космополитизм ҳамчун асоси зебоишиносии антиқӣ. Асотир маншаи зебоишиносӣ. Марҳалаҳои асосии зебоишиносии антиқа. Зебоишиносии токклассикӣ. Асрҳои аввали ҳазорсолаи 1 то м. - марҳалаи эҷодиёти эпикӣ. «Илиада» ва «Одиссея» - и Гомер ҳамчун сарчашмаи зебоишиносии антиқа. Зебоишиносии Гомер. Худо ҳамчун рассом. Апполон ва муз. Зебой ҳамчун моддаи мусаффотарин, нозуктарин ва нурафкантарин. Фояҳои зебоишиносии давраи классикии ибтидой. Марҳалаҳои космополотии зебоишиносии антиқа. Зоҳирӣ ва моддӣ будани зебой ва санъат дар ин марҳала. Пифагор ва муносибати рақамҳо. Ҳамоҳангӣ. Гераклит ва табакабандии зебой. Меъёр - категорияи марказии зебоишиносӣ.

Зебоишиносии марҳалаи класикии мобайнӣ. Заволёбии полиси давраи гуломдорӣ. Ба вучуд омадани мустақилияти инсон ва фардияти ў ҳамчун нерӯи нав. Ивазшавии зебоишиносии

космополитӣ бо зебоишиносии антропологӣ. Таълимоти сӯфастоён – зиннаи аввалини худшиносии зебоишиносии олам. Балогат (риторика) ва зебоишиносии софистҳо. Сукрот ва масоили зебоишиносӣ. Таърифи зебоӣ.

Зебоишиносии классикии олӣ. Зебоишиносии эйдологӣ. Эйдос – таълимот дар бораи гоя. Принсипи зебоишиносии Афлотун. Таъсири эйдос ба модда. Хислати гузаришӣ доштани зебоишиносии давраи элинизм. Мақоми оташ дар таълимоти равоқиён. Таълимоти пайравони Эпикур дар бораи зебоишиносӣ. Инсон маншавӣ зебоӣ. Миёнаравии шаккокиён дар байни равоқиён ва эпикурейҳо. Зебоии асил – тан додан ба тақдир ва ба даст овардани оромии комили рӯҳ. Навафлотуния – синтези тамоми комёбихои афкори давраи антиқа. Таълимотҳои хоси зебоишиносии давраи антиқа: калокагатия, катарсис ва мимес.

Б. Машгулияти аудитории амали

Семинар дар мавзӯи: «Зебоишиносии Сукрот, Афлотун ва Арасту»

1. Андешаҳои зебопарастӣ Сукрот, Афлотун ва Арасту.
2. Зебоишиносӣ дар "Авасто" ва моҳияти зебоишиносии "Пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек".
3. Моҳияти илми зебопарастӣ дар Юнон ва Руми Қадим.
4. Зебоишиносӣ дар асрҳои миёна. Таъсири мутақобилаи ислом ва хунар.
5. Моҳияти зебоишиносии марксистӣ.
6. Равияҳои муҳталифи зебоишиносии муосир.

Адабиёт

1. Лосев А.Ф., История античной эстетики (последние века), М, 1988.
2. Авеста. Избранные гимны. Перевод с авестийского и комментарии проф. И.М.Стеблин-Каменского. Душанбе: Адид, 1990.
3. Авеста и мировая цивилизация, Душанбе, 2000.
4. Бойс М. Зороастрцы. Верования и обычаи. СПб. 2003.
5. Бонгард-Левин Г.М.Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985.
6. Гегель . Эстетика. В 4-х тт. М., 1968.
7. Готхо ё Сурудҳои осмонии Зардушт. Душанбе, 2001.
8. Готхо. Тарҷума, тафсир ва таълифи Иброҳим Пури Довуд. Техрон: Асотир, 1377.

9. Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации, Душанбе, 2002.
10. Дюмезиль. Верховные боги индоевропейцев. М., Наука, 1986.
11. Дюшен – Гийемен Ж. Зардшут ва ҷаҳони Ғарб, Техрон, 1359.
12. История иранского государства и культуры. М., 1971.
13. Крюкова В.Ю., Зороастризм. С.-Петербург, 2005.
14. Кристенсен А. Мадопарасть дар Ирони қадим, Техрон, 1376.
15. Любимов Л., Искусство древнего мира, М., 1980.
16. Мӯминҷонов Ҳ., Тӯрон – гаҳвораи тамаддуни ориёй, Душанбе, 2004.
17. Нурджонов Н., Олами беканори рақси тоҷик, Душанбе, 2004.
18. Нурджонов Н., Традиционный театр таджиков. Душанбе, 2002.
19. Ҳакимов И., Музыкальная культура таджиков, Худжанд, 2004.
20. Юсупов Ҳ., классическое искусство и развитие эстетической мысли таджикского и персидского народов. Автореферат канд. дисс. М., 1981.
21. Яъкубов Юсуфшоҳ. Гоҳномаи Авастӣ, Душанбе, Деваштич, 2003.
22. Шукуров М. Диdi эстетики халқ va наспи реалистӣ. Душанбе. Дониш 1973.
23. Столovich Л.Н. Философия красоты. М. 1978.
24. Касымджанов. А.Х. Эстетические взгляды Фороби, Душанбе:Ир-фон.1990.
25. Курбонмамадов А. Эстетика Абдурахмона Джами. Душанбе Дониш 1984.
26. Курбонмамадов В.А. Эстетическая доктрина суфизма. Душанбе, Дониш, 1987.
27. Яъкубшоҳ Ҷ., Давлати Каёниён, Д., 2012.
28. Ибни Сино ва фарҳанги замони ў, Душанбе, Дониш, 2005.
29. Ҳазраткулов М., Ориёҳо ва тамаддуни ориёй, Душанбе, 2006.
30. Таърихи фалсафаи тоҷик (аз қадим то асри XX), ч.2., с. Душанбе, 2016, с. 458-463.
31. Гафуров Б, Касымджанов А., Ал-Фараби в истории культуры, М, 1975.
32. Культура древнего Египта, М., 1976.
33. Античная литература, М., 1980.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва конспект кардани асариFaфуров Б. «Тоҷикон» боби 2 - «Авасто ҳамчун ёдгории таърихӣ» бо тафтиши иҷрои ин вазифа аз ҷониби донишҷӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машғулиятҳои амалий) гузаронида шавад.

Адабиёт

Faфуров Б. Тоҷикон, боби 2 - «Авасто ҳамчун ёдгории таърихӣ» Ч.1. Душанбе, Ирфон, 1983, саҳ. 46-66.

Мавзӯи 16. Зебоишиносӣ дар давраҳои Асрҳои миёна, Эҳё, Замони нав, Маорифпарварӣ ва фалсафаи классикии олмонӣ

A. Машгулияти аудитории лексионӣ-назариявӣ

Хусусиятҳои зебоипарастӣ дар маданияти асрҳои миёна. Динҳои монотеистӣ: дини насронӣ ва ислом. Нақши онҳо дар ташаккули таълимотҳои зебоишиносӣ. Таълимоти зебоишиносии Августин ва Фомаи Аквинӣ. Зебоишиносии фалсафӣ-илоҳиёти ва санъатшиносӣ. Мавқеъи консервативӣ (муҳофизакорӣ) нисбат ба мероси давраи антиқа «Сумма»-рисолаҳои маҳсуси зебоишиносӣ. Мувоғиқ омадани зебоинишосии асрҳои миёна ба давраи феодализм. Табиат ҳамчун зухуроти ба ҷашм расандай мабдаи фавқуҳисӣ (Худо). Зебоишиносии византӣ. Интиқол додани пойтаҳти Империяи Рим ба Константинопол. Ба ду қисмат: шарқӣ ва гарбӣ тақсимшавии империяи Рим. Коркарди ғояҳо ва категорияҳои қадимаи зебоишиносӣ. Категорияҳои мавриди назар. Гузориши масъалаи нақши санъат дар шинохти олам. Зебоии мутлақ ва заминӣ. Воридшавии категорияи «зиштӣ». Арзиши зебоии санъат ва табиат. Чамоли мутлақ, нур ва зебоӣ.

Давраи асри миёнагии мутақаддам. Августин ва нақши ў дар зебоишиносии масеҳӣ. Зебоӣ ва айнияти он бо шакл. Бешаклӣ – зиштӣ. Зиштӣ шакли пасттарини зебоӣ. Зебоӣ - инъикоси чамоли мутлақ. Худо олитарин сатҳи зебоӣ. Санъат хизматгори илоҳиёти.

Давраи асри миёнагии мутаҳҳир. «Суммаи илоҳиёти»-и Фомаи Аквинӣ. Зебоӣ чизи лаззатбаҳш. Се шарти зебоӣ: ҳадафмандӣ, ҳамоҳангӣ ва возехият. Зебоӣ ва хайр. Метафизикаи нур. Дураҳш ва нурафканӣ ҳамчун зебоӣ (Августин).

Гегел оиди принципҳои эҷодии класикони форсу тоҷик. Ислом ва хунар дар асрҳои миёна. Масъалаи реализм ва символизм, услугу жанр ба рушду камоли хунарҳои чудогона дар ин давр.

Андешаҳои зебоипарастӣ дар ислом. Асмо ва сифоти илоҳӣ. Сифоти ҷамолӣ ва ҷалолӣ. Нахлаи асҳоби ҷамол дар тасаввӯғи исломӣ.

Зебоишиносӣ дар давраи Эҳё (Петрарка, Богачио, Шекспир, Рабле, Сервантес, Дюрер ва дигарон) ақоиди зебоишиносии класитсизм, маорифпарварӣ ва романтизм. Зебоишиносии давраи Эҳё. Табиати гузариши зебоишиносӣ. Самти гуманистии зебоишиносӣ. Тақсимбандии зебоишиносии давраи Эҳё. Идеологияни нави гуманистӣ. Гуманизм – ҳаракати модернии давраи Эҳё. Принсипҳои асосии тақлид ба табиат. Меърҳои зебоӣ. Назарияҳои зебоишиносӣ – фалсафӣ ва санъат. Рисолаи Вали «Дар бораи лаззат».

Навафлотуния дар муқобили схоластика ва аристотелизм. Зебоишиносии Николаи Кузанӣ. Асари ў «Дар бораи зебоӣ». Зебоии мутлак ва нисбӣ. Ифтитоҳи академия бо роҳбарии Фичино дар Флоренсия. Зебоӣ ҳамчун «ҳоҳиши зебоӣ» ва «ҳоҳиши лаззат бурдан аз зебоӣ». Зебоии илоҳӣ, маънавӣ ва ҷисмонӣ. Шарҳи навини категорияи зиштӣ. Саҳми Алберти дар зебоишиносӣ. Зебоӣ ва ҳамоҳангӣ. Санъат ҳамчун воситаи рупӯш намудани зиштиҳо ва нуқсонҳо. Рассоми итолиёвӣ да Винчи ва идеалии «шахсияти ҳаматарафа баркамол». Зебоишиносии Миколанҷелло. Бӯҳрони идеҳои зебоишиносии давраи Эҳё. Принсипи манъериизм.

Зебоишиносии замони нав. Асосҳои ратсионалии маданият. Таълимоти натурфалсафии итолиявӣ. Пайдошавии тасаввуроти нав оид ба олам. Чордано Бруно, Галилей ва Кеплер. Назарияни гелеосентрии Коперник. Фаҳмиши нави мақоми инсон дар олам. Заволиёбии гуманизми «идилӣ». Мавриди парастиш қарор гирифтани қаҳрамонон. Декарт ва Спиноза асосгузорони таълимот дар бораи шавқу рағбатҳои инсонӣ. Класситсизм ва барокко. Принсипҳои зебоишиносии барокко. Зебоӣ ҳамчун категорияҳои идеалиӣ. Манъериизм. Балоғат ҳамчун санъати боваркунонӣ. Ратсионализм ва нормативизми зебоишиносии давраи класситсизм. Фоҷиаҳои Карнел, Расин, Милтон. Мазҳакаҳои Мортел. Мусикии Дюлли. Ашъори Лефонтен. Маҷмӯаи меъмории Версол. Расмҳои Пуссен. Давраи класситсизм (асрҳои XVI-XVII). Зухури нави класситсизм дар асри XVIII ва ибтидои асри XIX. Шарҳи вожаи класситсизм. Кушодашавии академияи Франсия, академияи бадӣ ва академия санъат. Фояи «фикрҳои хайр» - и расомон. Рисолаи «Санъати шеър» - и Буало.

Зебоишиносии давраи маорифпарварӣ. Назарияҳои зебоишиносӣ.

Маорифпарварон ва мубориза бар муқобили ҷаҳолат. Нақши зебоишиносӣ дар ташаккули индивид. Таносуби зебой бо маънавиёт. Сенсуализми равоқиён. Танзими назариявии мавзӯи зебоишиносӣ. Асосгузор ва падари рӯҳонии зебоишиносии олмонӣ. Қисмҳои низоми гносеологии Баумгартен: зебоишиносӣ ва мантиқ. Назарияни сифлии маърифати ҳиссӣ ва назарияни олии интеллектуалий. Муҳокимаҳои ақлӣ ва завқӣ-зебой. Моҳият ва таъиноти санъат. Моҳияти санъат – тақлид ба табиат. Винкелман ва «тасвири идеалий».

Зебоишиносии класикии олмонӣ ва намояндагони он. Принципҳои нави методологӣ дар таҳлили зебоишиносӣ. Методи идеалистии Кант. Зебоишиносӣ ҳамчун қисмати хотимавии системаи фалсафӣ. Китоби Кант «Танқиди қобилияти муҳокимаронӣ». Категорияҳои марказии зебоишиносии Кант: ҳадафмандӣ, зебой, олӣ ва ғайра. Ҷудокуни зебоишиносӣ аз илм, ахлоқ ва эҳтиёҷоти амалии инсон. Робитаи «лаззат» бо «сифат» ва «олӣ» ба «миқдор». Нақши гений дар зебоишиносӣ. Гегел ва идеализми мутлақи ў. Идеяи мутлақ - сарчашмаи санъат ва худошкоркунии «рӯҳи мутлақ». Се навъи муносибатҳо дар байни идея ва шаклофаринӣ.

Санъати антиқаи давраи классикӣ. Санъати романтикӣ ва шарҳи он аз ҷониби Гегел ҳамчун заволи санъат. Танқиди санъат аз ҷониби Гегел ҳамчун тақлид. Зебоишиносии Шеллинг. Санъат ҳамчун худмушоҳидакунии рӯҳ. Табиати мӯълизавии санъат. Асотир ҳамчун материяи санъат.

Б. Машгулияти аудитории амали

Семинар дар мавзӯҳои:

«Назере ба рушди зебоишиносӣ ҳамчун илм»

1. Ташаккулӯбии зебоишиносӣ дар Аврупо.
2. Зебоишиносии классикӣ.
3. Зебоишиносӣ дар Ҷин ва Ҳинд.
4. Зебоишиносӣ дар замони маорифпарварӣ: Англия, Фарсансо ва Олмон.
5. Зебоишиносии идеализми класикии немис.
6. Зебоишиносӣ дар Россия.
7. Зебоишиносии марксистӣ.
8. Зебоишиносии мусоир.
9. Ҳунар ҳамчун падидай иҷтимоӣ.

10. Таносуби хунар ва зебой.
11. Зебоишиносӣ ва худшиносӣ.
12. Мардумияти хунар.
13. Намудҳои хунар.
14. Ҷараёнҳо ва равияҳои зебоишиносии муосир.
15. Постмодернизм – ҷараёни фалсафӣ ва адабӣ –хунарӣ.

Адабиёт

1. Энциклопедияи советии тоҷик. Мақолаҳо: «Дарки эстетикӣ» «Завки эстетикӣ», ч.2. с. 233, 540, 430.
2. Лосев А.Ф., История античной эстетики (последние века), М, 1988.
3. Вазири Алиноқӣ. Зебоӣ дар хунар ва табиат. Чопи 2. Техрон 1338.
4. Турсунзода Ф. Зебоӣ// Энциклопедияи советии тоҷик. Ҷ. 2. Душанбе 1980.
5. Рахимов С., Эстетика Зороастризма, Душанбе, «Дониш», 2006.
6. Турсун А. Эҳёи Аҷам, Душанбе, 1988.
7. Қасымджанов. А.Х., Эстетические взгляды Фараби, Душанбе: «Ир-фон». 1990.
8. Курбонмамадов А., Эстетика Абдурахмана Джами. Душанбе Дониш 1984.
9. Курбонмамадов В.А., Эстетическая доктрина суфизма. Душанбе: Дониш, 1987.
10. Манучехриён Мехрангез. Зебоишиносӣ. Техрон 1325.
11. Столovich Л.Н. Философия красоты. М. 1978.
12. Эстетика. Словарь. М. 1989.
13. Сатторов А. Афкори адабӣ ва эстетикаи Абдурраҳмони Ҷомӣ, Душанбе, 1975.
14. Яъкубов Юсуфшоҳ. Гоҳномаи Авастоӣ, Душанбе, Деваштич, 2003.
15. Яъкубшоҳ Ю., Давлати Каёниён, Душанбе., 2012.
16. Ибни Сино ва фарҳанги замони ӯ, Душанбе, Дониш, 2005.
17. Ҳазратқулов М., Ориёҳо ва тамаддуни ориёӣ, Душанбе, 2006.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва конспект кардани суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалий Раҳмон «Фарҳанг ҳастии миллат».

Адабиёт

Суханронии Президенти Чумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон «Фарҳанг ҳастии миллат» //«Садои мардум», 24.03.2001.

Мавзӯи 17. Назарияҳои гайриклассикӣ дар зебоишиносии Аврупои Фарбӣ дар асари XIX

A. Машгулияти аудитории лексионӣ-назариявӣ

Назарияҳои гайриклассикӣ зебоишиносӣ дар Аврупои Фарбӣ. Ақидаҳои Шопенгауэр. Олам маҳсули ирода ва саъӣи субъект барои бартараф кардани тобеият аз ирода ва мушоҳида кардани гояҳо тавассути санъат. Навъҳои санъат ва «рӯйхати мартабаҳо». «Ҳақиқати зиндагӣ» ва инъикоси он дар санъат. Нақши мусиқӣ дар зебоишиносии Шопенгауэр. Мабдаи дионисӣ ва апполонӣ ҳамчун универсалияҳои шуури бадей. Ба мабдаи «дионисӣ» ва «апполонӣ» иваз шудани мағҳумҳои «ирода» ва «тасаввурот»-и Шопенгауэр аз ҷониби Нитсше. Вазифаҳои санъати «апполонӣ» ва «дионисӣ» дар зебоишиносӣ. Фояи «абармард»-и Нитсше. «Ҳаётдӯстон» намоянагони табақои ҳукмрон. Шарҳи суханони Нитсше «Завқи ҳақиқии бадей – завқи ҳаёт мебошад».

Мушкилоти зебоишиносӣ дар эҷодиёти Къерегор ва ирратсионализми ў. Мақулаи асосии Къерегор «вучуд доштан». Позуҳи ў ба суоли «Чӣ гуна бояд зиндагӣ ва саъю талош кард?». Се марҳалаи асосии ҳаётии инсон: зебоишиносӣ, ахлоқӣ ва динӣ. Шарҳи мағҳуми зебоишиносӣ аз назари мутафаккир. Шакқу шубҳа, рефлексия, скепсис - ҳамчун натиҷаи ногузири зебоишиносӣ. Интиҳои марҳалаи зебоишиносӣ – дилсардӣ, ғаму андӯҳ, навмедӣ ва ғ. Санъат ва идеология дар зебоишиносии Маркс. Зебоишиносии марксистӣ ва методи диалектикаи материалистӣ. Фрейд ва масоили зебоишиносӣ.

B. Машгулияти аудитории амали

Семинар дар мавзӯи: «Шинохти тоҷикон» аз рӯи асари Ю.Яъқубшоҳ.

Адабиёт

Рахимов М., «Зебоишиносии Ибни Сино», китоби Таърихи фалсафаи тоҷик (аз қадим то асри 20), ч.2., с. 458-463.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва конспект кардани асари Раҳимов С., «Эстетика зороастризма» фасли «Зороастранизм и искусство» бо тафтиши ичрои ин вазифа аз ҷониби донишҷӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машғулиятҳои амалий) гузаронида шавад.

Адабиёт

Раҳимов С., «Эстетика зороастранизма» фасли «Зороастранизм и искусство», Душанбе «Дониш», 2006. С.168-197.

Мавзӯи 18. Шуури зебоишиносӣ ва фаъолияти зебоишиносӣ

A. Машгулияти аудитории лексионӣ-назариявӣ

Шарҳи зебоишиносӣ ҳамчун фалсафаи ҳунар. Тафоввути дидгоҳи зебоишиносӣ ва ҳунаршиносӣ дар тадқиқи ҳунар. Назарияи инъикоси материалистонаи олами ҳастӣ ва табииати инъикоси бадей. Моҳияти образи бадей. Ҳунар-воситаи омӯзиши ҳаёти ҷомеа ва инсон. Тафоввути инъикоси ҳастӣ дар ҳунар ва илм. Шакл ва мундариҷа. Вазифаҳои зебоишиносӣ дар ҳунар ва ҷамъият (маърифатӣ, иртиботӣ комуникативӣ, лаззатгарӣ (гедонистӣ), тарбиявӣ).

Фолклор ҳунари ҳаваскорӣ ва қасбӣ. Ҳунар ва сиёсат. Принсипҳои методи реализми сотсиалистӣ. Маҳдудияти муносибати хизбӣ ба ҳунар ва эҷодгар. Ҳунар ва дин.

Пайдошавии шуури зебоишиносӣ ва фаъолияти зебоишиносӣ. Қаноатмандии маънавӣ ва лаззат. «Санъати соғ». Сохтори шуури зебоишиносӣ. Маҳдудияти идроқи зебоишиносӣ. Тасаввурот дар бораи зебоӣ ҳамчун як қисми зебоишиносӣ. Фаъолияти зебоишиносӣ ва шаклҳои он. Инқилоби илмӣ-техникий ва фаъолияти зебоишиносӣ. Фаъолияти бадей-амалий. Зебоии зоҳирӣ ва маънавӣ. Эҷодиёти бадей ва тарбияи зебоишиносӣ. Зуҳуроти зебоишиносӣ ва категорияҳои асосии он. Вобастагии предметҳои оғаридай инсон аз мутаносибӣ (пропортсия), таносуб, симметрия, набзи унсурҳо ва ҳамоҳангӣ. Зебоӣ ва нақши он дар дарки зиштӣ.

B. Машгулияти аудитории амалиӣ

**Семинар дар мавзӯи: Мусиқии классикии форсу тоҷик:
Шашмақом ва Дувоздаҳмақом**

Адабиёт

1. Раҷабов А., Шашмақом, Энциклопедияи адабиёт ва санъат. Ҷ.3. Душанбе: 1988-1989.

- Раҷабов А., Дувоздаҳмақом, Энциклопедияи адабиёт ва санъат., Душанбе, 1988., с. 425-427.
- Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ч.1-8, Душанбе, Мақолаҳо доир ба намудҳои хунар.
- Шукуров М. Диҳи эстетики ҳалқ ва насрӣ реалистӣ. Душанбе. Дониш 1973.
- Касымҷанов. А.Х. Эстетические взгляды Фараби, Душанбе: Ирфон.1990.
- Курбонмамадов А. Эстетика Абдураҳмона Джами. Душанбе, Дониш 1984.
- Курбонмамадов В.А. Эстетическая доктрина суфизма. Душанбе, Дониш, 1987.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва конспект кардани фасли «Философские основы эстетики зороастризма» аз асари Раҳимов С., «Эстетика зороастризма» бо тафтиши иҷрои ин вазифа аз ҷониби донишҷӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машгулиятҳои амали) гузаронида шавад.

Адабиёт

Раҳимов С., «Эстетика зороастризма», » Философские основы эстетики зороастризма», Душанбе, «Дониш», 2006, с.12-90.

Мавзӯи 19. Мушкилоти модернизм ва постмодернизм

A. Маигулияти аудитории лексионӣ-назариявӣ

Мушкилоти зебоишиносӣ. Модернизм ва постмодернизм дар санъат ва назарияҳои зебоишиносии асри XX. Асосҳои зебоишиносии амалияи бадеии модернизм. Шарҳи мағҳуми модернизм. Модернизм – муттаҳидкунандай ҷараёнҳои зиёди идеявӣ-бадеӣ (эхспросионизм, кубизм, футуризм ва ғ.). Методи эҷодии зиддиқоқӣ (антреалистӣ). Мушкилоти нави зебоишиносӣ – таносуби санъат ва воқеяят, мазмун ва шакл, комуникатсия ва ғ. Се навъи санъати модернизм: кубизм, футуризм ва абстрактсионизм. Шиори «санъат барои санъат». Кубизм. Таълимоти Нитсше ва таъсири бевоситаи он ба кубизм. Мутобиқати «санъати оммавӣ» ва «абармард»-и Нитсше.

Футуризм ва мафхуми «декаденс» (таназзул). Футуризм санъати оянда. Назарияи «эҳсоскунӣ» ва экспрессионизм. «Мазмуни ботинӣ»-и рассом. Шарҳи истилоҳ. Ясперс ва гузариш ба «олами охират». Мафхуми «дегуманизатсия» - хусусияти модернизм. Ортега-и-Гассет, Гуссерл, Кондийский. Супрематизм (1913) ва муассиси он Малевич. Сюрреализм ва «кинқилоби ақлҳо». Санъат ҳамчун гипнози оммавӣ (Бергсон). Фрейд – маншайи сюрреализм. Санъати абсурд (бемаънӣ, сафсата) ва асосгузорони он Ионеску ва Беккет. Концепсияи нави «Зуҳурот ва вокунишҳо». Мушкилоти постмодернизм. Мубоҳисаҳо дар бораи фарқи постмодернизм аз модернизм.

Б. Машгулияти аудитории амалий
Семинар дар мавзӯи: «Драматургияи тоҷик»

Адабиёт

1. Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Драма, Драматургия Ҷ.1, Душанбе, Мақолаҳо.
2. Табаров С., Драма. Энциклопедияи адабиёт ва санъат, Душанбе, 1988, ҷ.1., с. 422-423.
3. Демидчик Л.Н., Таджикская драматургия 40-50 годов, Душанбе, 1965.
4. Нурджанов Н., История таджикского советского театра, Душанбе, 1967.
5. Нурджанов Н., Таджикский театр, М., 1968.
6. Шукурев М. Диҳи эстетикии ҳалқ ва насири реалистӣ. Душанбе. Дониш 1973.
7. Энциклопедияи адабиёт ва санъат. Мақолаҳо доир ба намудҳои санъат. Ҷ.1-2. Драматургия, Душанбе: 1988-1989.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва конспект кардани асари Раҳимов С., «Эстетика зороастризма» боби дуввум - «Гегель об эстетических представлениях Авесты» бо тафтиши иҷрои ин вазифа аз ҷониби донишҷӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машғулиятҳои амалий) гузаронида шавад.

Адабиёт

Рахимов С., «Эстетика зороастризма», Душанбе, «Дониш», 2006, боби 2 «Гегель об эстетических представлениях Авесты», саҳ. 105-115.

Мавзӯи 20. Мақулаҳои асосии зебоишиносӣ *A. Машгулиятии аудитории лексионӣ-назариявӣ*

Моҳияти мақулаҳои зебоишиносӣ. Мақулаҳои зебоишиносӣ ҳамчун воситаи идроки амалии ҳастӣ. Гурӯҳандии мақулаҳои зебоишиносӣ. Таносуб ва алоқамандии онҳо ба яқдигар. Зебой ва зиштӣ муҳимтарин мақулаҳои зебоишиносӣ. Метакатегория ва мақулаҳои маҳсус дар зебоишиносӣ. Зебой. Тафсири фаҳмиши материалистонаи зебой дар муқоиса дар истилоҳоти зайл: хусн, чамол, қашанг, хушгил, латиф, дилрабо, нағис ва гайра. Хусусияти таъриҳӣ - иҷтимоӣ, динӣ, сиёсӣ, миллӣ ва нажодии зебой. Зебой дар олами ҳастӣ, чомеа, хунарҳои зебо, зебоии олами ботинии инсон. Алоқамандӣ ва таъсири зебой бо дигар категорияҳои зебоишиносӣ.

Безебӣ (зиштӣ, қубҳ, қабоҳат) – тазодӣ (антиподи) зебой. Зиштии зоҳирӣ, зиштии ботинӣ. Шаҳомат ва разолат. Шаҳомат ҳамчун макулаи зебоишиносӣ. Мақулаҳои мутаносиб ва номутаносиб, ҳамоҳангӣ ва ноҳамоҳангӣ. Фочиа ва мазҳака. Таносуби фочиа ва мазҳака. Фочиа – жанри санъат. Мазҳака чун ифшогари нуқсонҳои чомеа. Тафсири он дар афкорӣ зебоишиносӣ. Шакл ва ҷойивазқунии безебӣ ва зебой. Моҳияти таъриҳӣ. Зухуроти безебӣ дар табиат, ҷамъият ва инсон. Инъикоси безебӣ ва зиштӣ дар хунар. Алоқамандии зебой ва безебӣ бо категорияҳои хулқшиносии «некӣ ва бадӣ». Танқиди безебӣ дар хунар. Нақши методологии мақулаҳои зебоишиносӣ дар эҷодиёти бадей.

Фочеавӣ. Хусусиятҳои таъриҳӣ ва сиёсии фочеавӣ ва безебӣ. Эҳсоси фочеа. Моҳияти маърифатӣ ва тарбиявии қаҳрамони фочеавӣ. Масъалаҳои фочеа дар хунари имрӯза.

Мазҳакавӣ. Моҳияти мазҳакавӣ дар таърихи зебоишиносӣ. Характери таъриҳӣ-иҷтимоии мазҳакавӣ. Зухуроти мазҳакавӣ дар олам ҳамчун намудҳои мазҳакавӣ. Инъикоси мазҳакавӣ дар хунар. Анъанаи хунари форсу тоҷик дар инъикоси мазҳакавӣ.

Б. Машгулияти аудитории амалӣ
Семинар дар мавзӯи: «Ситоиши инсон дар ашъори мутафаккирони форсу тоҷик»

Адабиёт

1. Энциклопедияи советии тоҷик. Мақолаҳо: «Дарки эстетикӣ» «Завқи эстетикӣ», ч.2. с. 233, 540, 430.
2. С.Сафарова, Мақоми инсон дар эҷодиёти Абӯабдуллоҳи Рӯдаки, Абдулқосими Фирдавсӣ ва Саъдии Шерозӣ, Душанбе. 2016
3. Муҳаммад Ҷаъфарӣ. Зебоӣ ва хунар аз дидгоҳи ислом. Техрон, 1369с. 173-178.
4. Раҷабов А. Афкори мусиқии тоҷик. Душанбе. 1989.
5. Аҳроров А. Таджикское кино. 1971.
6. Нурҷонов Н. Дар олами балет. Душанбе 1985.
7. Нурҷонов. Драмаи ҳалқи тоҷик. Душанбе. 1985.
8. Рузиев М. Санъати амалӣ. Душанбе. 1973.
9. Сатторов А. Афкори адабӣ ва эстетикаи Абдурраҳмони Ҷомӣ Душанбе, 1975.
10. Тарбияи эстетикӣ. Энциклопедияи советии тоҷик. Ч. 7. 1987.
11. Шерзот А., Фалсафаи одамият, 1998.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва конспект кардани асари Сатторов А. «Афкори адабӣ ва эстетикаи Абдурраҳмони Ҷомӣ» бо тафтиши иҷрои ин вазифа аз ҷониби донишҷӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машгулиятаҳои амалӣ) гузаронида шавад.

Адабиёт

Сатторов А. Афкори адабӣ ва эстетикаи Абдурраҳмони Ҷомӣ, Душанбе, 1975, саҳ.48-80

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва конспект кардани фасли «Зебоишиносии Ибни Сино».

Мавзӯи 21. Зебоишиносӣ ва хунар

A. Машгулияти аудитории лексионӣ-назариявӣ

Зебоишиносӣ ва хунар. Объекти хунар – табиат, инсон ва ҷомеа. Предмети санъат: объективӣ ва субъективӣ (моддӣ ва маънавӣ). Шакл ва мазмун дар асарҳои санъат. Шакли бунёдии

ифодай навъҳои санъат. Санъати соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсонӣ (мусиқӣ, рассомӣ, театр ва ғ.) ҳамчун шакли бадеио образнокӣ тасвири воқеият. Шаклҳо ва жанрҳои санъат: фазоӣ (наққошӣ, ҳайкалтарошӣ, меъморӣ, асарҳои бадеӣ ва ғ.), замонӣ (шифоҳӣ ва мусиқӣ) ва фазоӣ-замонӣ (ракс, пантомима, актёрий, театр, кино ва ғ.). Табиат ва вазифаҳои шуури чамъиятӣ. Шуури зебоишносиӣ. Инъикоси нерӯҳои маънавии инсон ва мақсаднокии онҳо дар зебоӣ. Санъат ҳамчун шакли олии фаъолияти санъат. Моҳият ва вазифаҳои иҷтимоии санъат. Таърифи санъат ҳамчун навъи фаъолияти инсонӣ, ки зебоӣ дар асарҳои санъат таҷассум ёфта, дорои мазмун, тарзи баён ва ҳадафи муайян мебошанд. Мувофиқати санъат ва идеология. Робитаи зебоишносиӣ бо ахлоқ. «Санъат - рӯҳи ахлоқии аз ҷиҳати зебоӣ таҳаввулёфта» (Гегел). Санъат ва фалсафа. Таносуби таъриҳан тағирёбандай санъат ва адабиёт. Вазифаҳои асосии санъат: қаноатмандӣ, эҳсоси шодиву сурур аз асарҳои бадеӣ; маърифатӣ, инъикоси олам дар образҳои бадеӣ; иҷтимоӣ-ташкӣ, мустаҳкам кардани робитаҳои байни одамон ва иҷтимоишавии шахс; иттисолӣ (коммутативӣ); тарбиявӣ, ташаккулёбии меъёрҳои арзишӣ-шахсӣ ва васоити бартараф кардани нуқсонҳо.

Б. Машгулияти аудитории амалий Семинар дар мавзӯи: «Борбади Марвазӣ»

Адабиёт

1. Раҷабов А., Борбад, Энциклопедияи адабиёт ва санъат, Душанбе, 1981, ч.1., с. 292-293.
2. Энциклопедияи советии тоҷик. Мақолаҳо: «Дарки эстетикий» «Завқи эстетикий», ч.2. с. 233, 540, 430.
3. Муҳаммад Ҷаъфарӣ. Зебоӣ ва ҳунар аз дидгоҳи ислом. Техрон, 1369с. 173-178.
4. Вазири Алиноқӣ. Зебоӣ дар ҳунар ва табиат. Чопи 2. Техрон 1338.
5. Турсунзода Ф. Зебоӣ// Энциклопедияи советии тоҷик. Ч. 2. Душанбе 1980.
6. Раҷабов А. Афкори мусиқии тоҷик. Душанбе. 1989.
7. Аҳроров А. Таджикское кино. 1971.
8. Нурҷонов Н. Дар олами балет. Душанбе 1985.
9. Нурҷонов. Драмаи ҳалқи тоҷик. Душанбе. 1985.
10. Рузиев М. Санъати амалий. Душанбе. 1973.
11. Сатторов А. Афкори адабӣ ва эстетикаи Абдураҳмони

- Чомӣ Душанбе, 1975.
12. Тарбияи эстетикий. Энциклопедияи советии тоҷик. Ҷ. 7. 1987.
 13. Турсун-заде Ф.М. Художественные традиции и прогресс искусства. Душанбе. 1976.
 14. Табаров С. Ҳаёт, адабиёт, реализм. Қ 1. Душанбе, 1966; Қ.2. Душанбе, 1978, Қ.3. Душанбе. 1983; Қ. 4, Душанбе, 1984.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва конспект кардани мақолаи С.Айнӣ, «Маънои калимаи тоҷик» бо тафтиши иҷрои ин вазифа аз ҷониби донишҷӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машғулиятҳои амалӣ) гузаронида шавад.

Адабиёт

С.Айнӣ, «Маънои калимаи тоҷик» дар кит. «Тоҷикон дар қаламрави Ориёно», «Деваштич», 2009, с. 34-63.

Мавзӯи 22.

Образи бадей мақоми шаҳс дар хунар

A. Машгулияти аудитории лексионӣ-назарияӣ

Моҳияти образи бадей. Ягонагии кул ва ҷузъ дар образи бадей. Ягонагии объективӣ ва субъективӣ, эҳсосӣ ва аклӣ дар образи бадей. Тип ва типизатсия. Масъалаи реализм ва идеализатсия дар образи бадей. Эҷодкор ва муҳити эҷодӣ. Моҳияти фардии эҷодӣ. Моҳияти истеъод. Нақши ҳадс ва эҷодиёт. Илҳом ва меҳнат дар эҷодиёти умумибашарии фаолияти эҷодгар. Эҷодгар ва замон.

B. Машгулияти аудитории амалӣ

Семинар дар мавзӯи: «Қамолиддин Беҳзод – рассоми бузурги Шарқ»

Адабиёт

1. А.Афсаҳзод, Беҳзод, Энциклопедияи адабиёт ва санъат, ҷ.1., Душанбе, 1988. с. 272.
2. Айнӣ К., Беҳзод суратгари бузурги тоҷик, Шарқи сурх, 1956, № 1. Пулодов Р., Беҳзод, Душанбе, 1978.
3. Гафуров Б. Тоҷикон: таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна, кит.1., 1984.
4. Ашрафи М.М. Бухарская школа миниатурной живописи 40-

- 70 годы, XVI. Душанбе, 1974.
5. Семёнов А.В., Портреты эпохи Навои, Ташкент, 1940.

B. Кори мустақилонаи донишчӯён

Мутолиа ва конспект кардани асари Эмомалий Раҳмон «Забони миллат - ҳастии миллат» бо тафтиши иҷрои ин вазифа аз ҷониби донишчӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машгулиятҳои амалий) гузаронида шавад.

Адабиёт

Эмомалий Раҳмон, «Забони миллат-ҳастии миллат». – Душанбе, 2016, боби 2 – «Саргузашти таърихии вожаи «тоҷик» ва забони тоҷикӣ» саҳ. 8-138.

Мавзӯи 23. Гурӯҳбандии хунарҳо. Намудҳои хунар.

A. Машигулияти аудитории лексионӣ-назариявӣ

Тамоюли кунуни хунарҳо дар замони муосир. Сабаби гуногуни намудҳои хунар. Хунар ҳамчун зуҳуроти ҳаёти иҷтимоӣ ва воситаи муносибати ҷамъиятӣ. Робитаи хунар бо маданияти бадеии ҷомеа. Заминаҳо ва шароити пайдошавии навъҳои хунар. Нақши хунарҳои алоҳида дар ташаккули ҷаҳонбинии зебоиниҳои шаҳс. Адабиёт, театр, рассомӣ, мусикӣ, меъморӣ, сирк, кино, телевизон – ҳамчун навъҳои маҳсуси фаъолияти зебоиниҳои ва воситаҳои инъикос, маърифат ва шинохти воқеяят. Адабиёти бадеӣ ва дарки зебоии ҳаёт. Таносуби адабиёт бо намудҳои дигари хунар. Дастовардҳои техникий, пайдошавии аввалин аксҳо ва кинофильмҳо. Телевизон навъи муосири хунар. Ҳамоҳангӣ байни навъҳои гуногуни хунар.

Хунари меъморӣ, навъҳои меъморӣ анъанаҳои гузашта ва имрӯза. Образи бадеӣ дар меъморӣ. Экология дар меъморӣ. Анъанаҳои миллӣ ва байналмиллӣ дар он. Хунарҳои тасвирий (расомӣ, графика, ҳайкалтарошӣ ва ғ.). Таъриҳ ва ҳусусияти хунари тасвирии тоҷикон. Хунари ороишӣ амалий. Аккосии хунарӣ ва жанрҳои он. Синамо намуд ва жанрҳои он. Театр. Мусикӣ. Сирк. Эстрада. Хореография. Телевизион ва видео. Хунари актёрӣ ва режисёрий (таҳиягарӣ). Тафовути моҳияти онҳо дар театр, синамо, телевизион, сирк ва эстрада. Дизайн: хунар ва варзиш, иртибот ва тафовути онҳо.

Хунари амалий ва ороишӣ (декоративӣ). Мақом ва аҳамияти хунарҳои амалий. Хунари амалий баёнгари маданияти зебоипарастӣ. Таъини мавзӯъ ва масоили куллии хунар ҳамчун

шакли шуури чамъиятй. Робитаи хунар бо фалсафа, сиёсат, илм, дин ва ахлок.

Асари бадей. Нақши асарҳои бадей дар рушду камолоти маънавӣ. «Адабиёт - таърихи дили инсонӣ» (О.Балзак). «Адабиёт инсоншиносӣ мебошад» (М.Горкий). Санъати сухан. Се гурӯҳи бузурги адабиёт: эпос (ҳамасавӣ), лирика (финой) ва драма. Асари Форобӣ «Рисола дар бораи қонунҳои санъати бадей». Панҷ навъи шеър аз назри Үнсурмаолии Кайковус – газал, мадҳ, ҳичо, марсия ва зӯҳд. Тақсимшавии жанри эпосӣ ба 3 гурӯҳ: гурӯҳи хурд (латифа, тамсил, ҳикоя), миёна (повест, достон) ва муҳташам (роман).

Асарҳои драмавӣ – мелодрама, водевил, инссенировка, либрето. Шаклҳо ва жанрҳои бадей. Санъати тасвирӣ, ороишӣ-амалӣ. Лавҳаҳои хотиравӣ. Муҷассамасозӣ, опера, меъморӣ, опера, балет. Санъатҳои омехта (кино, театр).

Б. Машгулияти аудитории амали **Семинар дар мавзӯи: «Кинои тоҷик»**

Адабиёт

1. Демидчик Л.Н., Таджикская драматургия 40-70 годов., Душанбе, 1965
2. Нурҷанов И., История таджикского театра, Душанбе, 1967.
3. Табаров С., Драма, Энциклопедияи адабиёт ва санъат, с.422-423.
4. Нурҷонов Н., Драмаи мусиқӣ, Энциклопедияи адабиёт ва санъат, ч.1., с. 423.
5. Нурҷонов Н., Драмаи ҳалқӣ, Энциклопедияи адабиёт ва санъат, ч.1., с. 423.
6. Турсунзода Ф. Зебоӣ// Энциклопедияи советии тоҷик. Ч. 2. Душанбе 1980.
7. Раҷабов А. Афкори мусиқии тоҷик. Душанбе. 1989.
8. Муқимов Р., Ҳасанов Н., Маданиятшиносӣ. Масъалаҳои назария ва таърихи маданият. Маводи таълимӣ, Душанбе, 1998.
9. Аҳроров А. Таджикское кино. 1971.
10. Нурҷонов Н. Дар олами балет. Душанбе 1985.
11. Турсун-заде Ф.М. Художественные традиции и прогресс искусства. Душанбе. 1976.
12. Рахимов С.Х. Развитие таджикского киноискусства в свете решений XXVI съезда КПСС. Душанбе «Дониш » 1984.

13. Кинематограф, кинематография, кинодокумент, кинодраматургия, кинои бачагона, кинои беовоз, Энциклопедияи адабиёт ва санъат, Душанбе, 1989, ч.2. 30-31.
14. Сабоҳӣ П., Таджикский экран, Душанбе, 1980.
15. Кинои илмию оммавӣ, кинои илмию тадкиқотӣ, кинои варзишӣ, кинои таълимиӣ ва г. Энциклопедияи адабиёт ва санъат, Душанбе, 1989, ч.2. 35-40.
16. Мирзошоев С., Роҳи кинои тоҷик, Душанбе, с.1973

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва конспект кардани асари Ҳазраткулов М. «Эътиқоду анъанаҳои бостонии Аҷам» бо тафтиши ичрои ин вазифа аз ҷониби донишҷӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори маъсули машғулиятҳои амалӣ) гузаронида шавад.

Адабиёт

Ҳазраткулов М. Эътиқоду анъанаҳои бостонии Аҷам. Душанбе 1986.

Мавзӯи 24. Зебоишиносӣ ва хунар дар Тоҷикистони мусоид

A. Маҷгулияти аудитории лексионӣ-назариявӣ

Вазъи зебоишиносии тоҷик. Тадқикотҳо оиди мероси маънавии ниёғон ва вазъи қунунии хунар ва адабиёт. Мақоми хунаришиносии тоҷик дар рушду камоли хунарҳо. Танқиди бадей дар Тоҷикистон. Рушду камоли адабиёти мусоиди тоҷик. Даствардҳои театр. Эҷодиёти расомии тоҷик аз назари пешрафти қунунии хунари тасвирий. Ҳусну кубҳи синамои тоҷик. Меъморӣ ва хунари ороиши амали дар Тоҷикистон.

Унсурҳои миллӣ ва байналмиллалӣ дар ин хунарҳо. Маданияти мусикии тоҷикон: анъана ва навоварӣ. Телевизион, сирк, эстрада ва аккосии бадей дар Тоҷикистон. Фолклор ва хунарҳои ҳаваскорӣ.

Мусикори бузурги тоҷик - Борбади Марвазӣ. Шарҳи луғавии вожай борбад. Маълумоти сарчаашмаҳо дар бораи ӯ. «Хусравониёт»-и Борбад. Тасвири Борбад дар «Хусрав ва Ширин»-и Низомӣ ва «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ.

Камолиддини Беҳзод - «Рафаэли Шарқ». Эҷодиёти Беҳзод. Хунарҳои мардумии тоҷик. Мусикии анъанавӣ. Сабкҳои мусикиӣ: шимолӣ, марказӣ ва кӯҳистонӣ. Шашмақом. Дувоздаҳмақом. Саҳифаҳои дурахшони таърихи фарҳангӣ тоҷикон. Рушди санъат

дар давраи соҳибистиқолӣ. Нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар рушди фарҳанги миллӣ.

Б. Машигулияти аудитории амали

Семинар дар мавзӯи: «Рушду камоли зебоишноси Тоҷикистон дар давраи соҳибистиқолӣ»

Адабиёт

1. Авеста. Избранные гимны. Перевод с авестийского и комментарии проф. И.М.Стеблин-Каменского. Душанбе : Адиб,1990.
2. Авеста и мировая цивилизация,Душанбе, 2000.
3. Бойс М. Зороастрыйцы. Верования и обычаи. СПб. 2003.
4. Бонгард-Левин Г.М.Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985.
5. С.Рахимов . Из истории эстетических воззрения Таджикского народа , Душанбе, Ирфон.2005 Эстетика. В 4-х тт. М., 1968.
6. Готхо ё Сурудҳои осмонии Зардушт. Душанбе, 2001.
7. Мачидзода Ч.З, Эҳёи давлатдории милли.Душанбе,2017
8. Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации, Душанбе, 2002.
9. Дюмезиль. Верховные боги индоевропейцев. М., Наука, 1986.
10. Дюшен -Гийемен Ж. Зардушт ва ҷаҳони Ғарб, Техрон, 1359.
11. История иранского государства и культуры. М., 1971.
12. Крюкова В.Ю., Зороастрізм. С.-Петербург, 2005.
13. Кристенсен А. Мадопарасти дар Ирони қадим, Техрон, 1376.
14. Любимов Л., Искусство древнего мира, М., 1980.
15. Мӯминҷонов X., Тӯрон – гаҳвораи тамаддуни ориёй, Душанбе, 2004.
16. Нурджонов Н., Олами беканори рақси тоҷик, Душанбе, 2004.
17. Нурджонов Н., Традиционный театр таджиков. Душанбе, 2002.
18. Ҳакимов И., Музыкальная культура таджиков, Худжанд, 2004.
19. Юсупов X., Классическое искусство и развитие эстетической мысли таджикского и персидского народов. Автореферат канд. дисс. М., 1981.
20. Лосев А.Ф., История античной эстетики (последние века), М, 1988.
21. Яъкубов Юсуфшоҳ. Гоҳномаи Авастой, Душанбе, Деваштич, 2003.

22. Яъкубшоҳ Ю., Давлати Каёниён, Душанбе., 2012.
23. Ибни Сино ва фарҳанги замони ӯ, Душанбе, Дониш, 2005.
24. Ҳазратқулов М., Ориёҳо ва тамаддуни ориёй, Душанбе, 2006.
25. Тоҷикистон: Эҳёи давлатдории миллӣ , Душанбе, 2016

В. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Мутолиа ва конспект кардани асари А. Курбанмамадов «Эстетика Фирдавси» бо тафтиши икрои ин вазифа аз ҷониби донишҷӯён дар кафедра (дар рӯзи навбатдории омӯзгори масъули машгулиятҳои амалӣ) гузаронида шавад.

Адабиёт

А. Курбанмамадов, «Эстетика Фирдавси», Самарканҷ, 2016.

Саволҳои назоратӣ ва санчишӣ

1. Таълимоти ахлоқии масеҳӣ.
2. Таълимоти ахлоқии зардуштӣ
3. Андешаҳои ахлоқии мутафаккирони форс.
4. Андешаҳои ахлоқии машшоиёни Шарқ.
5. Таълимоти ахлоқии мутакаллимон.
6. Таълимоти ахлоқи мутасаввифон.
7. Масоили ахлоқӣ дар Қуръон ва суннат.
8. Ахлоқ қисмати таркибии ҳикмати амалӣ.
9. Бухрони маънавӣ дар асри XX1.
10. Масоили ташаккулебӣ ва табииати илми ахлоқ.
11. Марҳилаҳои асосии ташаккули илми ахлоқ дар Ғарб.
12. Марҳилаҳои асосии ташаккули илми ахлоқ дар Шарқ.
13. Таъйинот, вазифаҳо ва соҳтори илми ахлоқ.
14. Ҷаңбаҳои назариявӣ ва маънавии мушкилии хайр ва шар.
15. Баҳсу мунозираҳо оид ба масоили ахлоқӣ ва табииати илми ахлоқ.
16. Рафтор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ.
17. Муошират, этикет, сару либос.
18. Ахлоқи касбӣ.
19. Ахлоқ , дин ва қонун.
20. Мавзӯи зебоишиносӣ.
21. Марҳалаҳои инкишофи таълимотҳои зебоишиносӣ.
22. Зебоишиносӣ дар Ҷин, Ҳинд ва Эрон.
23. Зебоишиносӣ дар Юнон ва Аврупо.
24. Зебоишиносии классикий.
25. Зебоишиносии давраи маорифпарварӣ.
26. Зебоишиносии марксистӣ.

27. Муносибати зебоишиносӣ ба воқеият.
28. Хунар ва нақши он дар ҳаёти чомеа.
29. Моҳият ва вазифаҳои зебоишиносӣ
30. Қонуниятҳои таърихии инкишофи зебоишиносӣ.
31. Образи бадей.
32. Мазмун ва шакл.
33. Табиати зебоӣ.
34. Идеали Зебоишиносӣ
35. Баҳодиҳии Зебоишиносӣ
36. Тавсифи умумии фочия ва мазҳака.
37. Фочия дар санъат ва ҳаёт
38. Навъҳои хунар.
39. Меъморӣ. Санъати амалӣ.
40. Ҳайкалсозӣ.
41. Санъати тасвирий.
42. Асари бадеӣ.
43. Мусиқа.
44. Рақс.
45. Театр ва кино
46. Методи бадеӣ. Реализм ва романтика.
47. Ҳусусиятҳои донишҳои ахлоқӣ.
48. Таълимотҳои ахлоқии Шарқӣ бостон.
49. Ахлоқ дар Юнони бостон.

Аннотацияи барномаи кории фанни Ахлоқ ва забоишиносӣ дар мутобиқат бо Стандарти давлатии таълими таҳассусии макотиби олӣ таҳия гардидааст. Ҳадафи курси «Ахлоқ ва зебоишиносӣ» («Этика ва эстетика») баланд бардоштани таваҷҷӯҳ ва шавқу рағбат ба масоили ҷаҳонбинии ахлоқӣ ва эстетикӣ, баҳогузории ахлоқӣ ба ҳодисаҳои руҳдодаистоди олам, кишвар ва ҳаёти шаҳсӣ мебошад. Вазифаи курси таълими пешниҳод намудани муқаддамот оид ба илми ахлоқ ва илми зебоишиносӣ мебошад, дар донишҷӯён ташаккул додани ҷаҳонбинии ахлоқӣ, аслиёти ахлоқӣ, идеалҳо, дар онҳо бедор гардонидани завқи зебоипарастӣ, ҳусну қубҳ, ахлоқи олии ҳамида ва разила дар фарҳанг, таъриҳ ва ҳаёти инсонӣ мебошад.

Таълими ин курс бо омӯзиши дигар фанҳои таълими Стандарти давлатӣ аз қабили фарҳангшиносӣ, фалсафа, таъриҳ, сотсиология, сиёсатшиносӣ ва г. алоқаманд буда, ба донишҳои онҳо такя мекунад. Дар баробари ин донистани зуҳуроти фарҳангие, ки зимни омӯзиши курси «Ахлоқ ва забоишиносӣ» аз

худ мекунанд, ба донишчүйн имкон фарохам меоварад, ки маводи таълимиро беҳтару амиктар аз худ намуда, қонунҳои инкишофи инсоният ва ҷомеъаро ҳаматарафа, ҳадафнок ва ба таври системавӣ дарк намоянд.

Баъди интиҳо ёфтани таълими ин фан донишчӯй бояд дар бораи ҳусусиятҳои этика ва эстетика, мавқеъи онҳо дар фарҳанг ва робитай онҳо бо дигар илмҳои гуманитарӣ ва табии маълумоти пурра дошта бошад;

- мазмун ва мундариҷаи таълимоти ахлоқӣ ва зебоишиносиро донад, мантиқи ивазшавии шаклҳои шуур, рафтори ахлоқӣ ва сабку усулҳои мактабҳои гуногуни бадеиро дар марҳалаҳои гуногуни таъриҳӣ фаҳмида бошад;

- дар бораи арзишҳои ахлоқӣ тасаввуроти амиқ дошта бошад, мазмун ва мундариҷаи онҳоро хуб аз бар карда бошад ва аҳамияти онҳоро дар раванди ташаккулёбии ҷомеа ва шахсият дарк карда бошад;

-маънои мақулоти асосии ахлоқиро донад ва дар бораи мантиқи таҳаввулёбии онҳо тасаввуроти саҳҳ дошта бошад;

- дар бораи мундариҷаи шаклҳои муосири ахлоқи амалий – экологӣ, корӣ, қасбӣ, ахлоқи шаҳрвандӣ, ахлоқи муошират ва ғ. тасаввурот дошта бошад;

- нақши дарки зебоишиносиро дар фаъолияти қасбии худ эҳсос карда тавонад;

- нақши ахлоқ, маъnavиёт ва санъатро дар ҳалли мушкилоти муосири техногонӣ ва иттилоъотӣ эҳсос намояд.

Рўйхати адабиёт

1. Эмомалий Раҳмонов. Ватандўстӣ ва худшиносии миллӣ.-Душанбе, 1999.
2. Эмомалий Раҳмонов. Дирӯз ва имрӯзи тоҷикон. –Душанбе, 1997
3. Эмомалий Раҳмонов. Фарҳанг ҳастии миллат аст //«Садои мардум», 24.03.2001.
4. Эмомалий Раҳмон, Забони миллат – ҳастии миллат, Душанбе, 2016.
5. Абдуллоҳода Шерзод. Асосҳои диншиносӣ. Китоби дарсӣ. -Душанбе, 2001
6. Авесто // Энциклопедияи советии тоҷик. Ҷ. 1.-Душанбе, 1987
7. Аҳлоқ // Энциклопедияи советии тоҷик. –Душанбе, 1987
8. Авесто. Гузориш ва пажӯхиши Ҷалили Дӯстхоҳ –Техрон, 1377
9. Одинаев Я.К. Қуръон: таълимоти аҳлоқӣ, фалсафӣ ва эстетики он. Душанбе, 1982
10. Султонов У. Ақидаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ ва аҳлоқии Абӯалӣ ибни Сино.-Душанбе, 1975.
11. Содиқов А.У. Ақидаҳои аҳлоқии мутафаккирони Шарқ. – Душанбе, 1989.
12. Ҳазраткулов М. Эътиқоду анъанаҳои бостонии Аҷам. Душнибе 1986.
13. Фафуров Б. Тоҷикон Ҷ. 1-2.Душанбе:Ирфон,1983-1985.
14. Турсунов А.Эҳёи Аҷам. Душанбе: Ирфон, 1984.
15. Эстетика. Энциклопедияи советии тоҷик. Душанбе, 1988.с.205
16. Мехрзод .Фалсафаи Шарқ. Дар шумораҳои рӯзномаи "Тоҷикистони Советӣ" соли 1990 № 246-269.
17. Энциклопедияи советии тоҷик. Мақолаҳо: «Дарки эстетикӣ» «Дарки эстетикӣ «завқи эстетикӣ», ҷ.2. с. 233, 540, 430.
18. Муҳаммад Ҷаъфарӣ. Зебоӣ ва ҳунар аз дидгоҳи ислом. Техрон, 1369с. 173-178.
19. Ҳазраткулов М. Эътиқоду анъанаҳои бостонии Аҷам. Душнибе 1986.
20. Турсунзода Ф. Зебоӣ// Энциклопедияи советии тоҷик. Ҷ. 2. Душанбе 1980.
21. Энциклопедияи советии тоҷик. Ҷ.6. Мақолаҳо: «Санъат, саъати актёрӣ, санъати ибтидойӣ, санъати кино, санъати монументалӣ, санъати операторӣ, санъати ороиши амалӣ, санъати расомӣ санъати ресерӣ, санъати тасвирӣ, санъати бадеӣ. Душанбе» Душанбе. 1986. с. 577- 587.

22. Ҳодизода Р. Шукуров М. Абдулабборов 1. Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ. Душанбе 1956.
23. Энциклопедияи адабиёт ва санъат. Мақолаҳо доир ба намудҳои санъат. Ч.1-2. Душанбе: 1988-1989.
24. Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ч.1-8, Душанбе, Маколаҳо доир ба намудҳои ҳунар.
25. Шукуров М. Диҳи эстетики ҳалқ ва насрин реалистӣ. Душанбе. Дониш 1973.
26. Раҷабов А. Афкори мусиқии тоҷик. Душанбе. 1989.
27. Аҳроров А. Таджикское кино. 1971.
28. Нурҷонов Н. Дар олами балет. Душанбе 1985.
29. Нурҷонов Н. Драмаи ҳалқи тоҷик. Душанбе. 1985.
30. Рӯзиев М. Санъати амалӣ. Душанбе. 1973.
31. Табаров С. Ҳаёт, адабиёт, реализм. Қ. 1. Душанбе, 1966; Қ.2. Душанбе, 1978, Қ.3. Душанбе. 1983; Қ. 4, Душанбе, 1984.
32. Вонзи Кошифӣ. Футуватномаи султонӣ, Душанбе. 1992.
33. Кремецова О.В. Одоби муошират. Душанбе. 1988.
34. Сухомлинский. Ватан дар дил. Душанбе. 1988.
35. Шукуров М. Мактаби одамият. Душанбе. 1983.
36. Тарбияи эстетикӣ. Энциклопедияи советии тоҷик. Ч. 7. 1987.
37. Одоби муошират Душанбе, 1991.
38. Исаев М., Ҳикмати амалии Мискавайх, Душанбе, 2003.
39. Ибни Қурбон, Дар дурӯҳаи фанно ва эҳёи миллати қадим, Душанбе, «ЭР-граф», 2007.
40. Муҳаммад Ҳусайн. Зиндагии Муҳаммад. Ҷилди 1. –Душанбе, 1990
41. Муҳаммад Рашод. Фалсафа аз оғози таъриҳ. –Душанбе, 1990
42. Словарь по этике. – М., 1989
43. Ҳамдами Мӯминзода. Зардушт ва оини ӯ. –Душанбе, 1997
44. Ҳазратқулов М. Тасаввуф. –Душанбе, 1983
45. Ҳазратқулов М. Ислом: маълумотномаи мухтасар. -Душанбе, 1992
46. Ҳазратқулов М., Саидиён И. Ислом: равия ва фирмҳои он. Душанбе 1990
47. Ҳазратқулов М. Эътиқоду анъанаҳои бостонии Аҷам. – Душанбе, 1992.
48. Сатторов А. Афкори адабӣ ва эстетикаи А. Ҷомӣ Душанбе 1975.
49. Шрейдер Ю.А. Основы этики. – Москва, 1998
50. Шерзод А. Фалсафаи одамият. -Душанбе, 2003

51. Шерзод Абдуллозода. Муқаддимаи фалсафа: васоити таълимӣ. -Душанбе, 2004
52. Зиёзода И.Ф., Куръоншиносӣ, Душанбе, «ЭР-Граф», 2012.
53. Зиёзода И.Ф., Ҳадисшиносӣ, Душанбе, «ЭР-Граф», 2013.
54. Зиёзода И.Ф., Таърихи Куръон, Душанбе, «ЭР-граф», 2015.

Адабиёт бо забони форсӣ

1. Зарринкуб А., Инсони ормонӣ ва комил дар адабиёти чамосӣ ва ирфонии форсӣ, Техрон, 1368.
2. Алӣ Қоимӣ, Ахлоқ ва муошират дар ислом, чопи 4., Техрон, 1370.
3. Пол Эдвард, Фалсафай ахлоқ, тарҷумаи Иншоуллоҳи Раҳматӣ, Техрон, 1378.
4. Илми ахлоқи исломӣ, тарҷумаи форсии «Чомеу-л-саодат», Ҷалолуддин Мұchtабавӣ, Техрон, 1366.
5. Доniшҳоҳи Эронӣ. Ахлоқи Эрони Бостон. – Техрон, 1365
Доктор Букой. Муқоисаи миёни Таврот, Инчил, Куръон ва илм. -Техрон, 1366
6. Манучехриён Мехрангез. Зебоишиносӣ. Техрон 1325
7. Вазири Алинақӣ. Зебоишиносӣ дар ҳунар ва табиат. Чопи дуюм. Техрон, 1338.
8. Чарлз Патрик, Таърихи фарҳангӣ Чин, Техрон, 1367.
Таҷумаи Исмоил Давлатшоҳӣ

Сарчашмаҳо

1. Куръон, Душанбе, 2010, тарҷумаи тоҷикӣ.
2. Библия, Стокголм, 2006, тарҷумаи тоҷикӣ.
3. Саҳехи Бухорӣ нашриёти «ЭР-граф», 2008, Ч.1-2.
4. Муҳаммад Ғазолӣ, «Эҳёи улуми дин» Душанбе, «ЭР-граф», 2009.
5. Муҳаммад Ғазолӣ «Кимиёи саодат» Душанбе, «ЭР-граф», 2008.
6. Кошифӣ Ҳ. Футувватномаи Султонӣ. Ахлоқи Муҳсинӣ.- Душанбе 1991
7. Сино Абӯалӣ. Осори мунтаҳаб. -Душанбе, 1980.
8. Муҳаммад Иқбол, Эҳёи фикри динӣ дар ислом, «ЭР-граф», 2010.
9. Платон, Сочинение, Т.1, Апология Сократа, М., «Мысль», 1968, с. 81-113.
10. Аристотель, Сочинение, Т.4, М., «Мысль», 1983, «Никомахова этика», с.53-295.

11. Аристотель, Сочинение, Т.4, «Большая этика», М., «Мысль», 1983, с.295 375.
12. Аристотель, Сочинение, Т.4, М., «Мысль», 1983,
13. Аристотель, Сочинение, Т.4, «Поэтика», с.645-681, М., «Мысль», 1983. Аристотель, Сочинение, Т.4, М., «Мысль», 1983, предисловие Кессиди Ф.Х., , Этические сочинения Аристотеля, с.5-37.
14. Гегель. Эстетика., т.1-4, -Москва, 1968-73.
15. Гоббс Т. О гражданстве // Гоббс Т. Сочинение в 2-х тт. Т. 1. – Москва, 1965
16. Материалисты Древней Греции: Сбор. Текстов Демокрита, Гераклита, Эпикура, М.,1955.
17. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, М., 1979.
18. Абелляр. Этика, или Познай самого себя // Теологически трактаты. –М.,1995

Адабиёт бо забони русӣ

1. Гусейнов А.А. Ведение в этику. – М.: 1983.
2. Гусейнов А.А. Великие моралисты. – М.: Республика, 1995.
3. Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие. – Мн.: 1995.
4. Каменская Е.Н. Этика. Эстетика. Конспект лекций /Е.Н. Каменская. Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 256 с.
5. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М., 1986.
6. Фортова А.И. О диалектическом единстве нравственного и эстетического. – Киев: Вища шк., Изд-во при Киев. ун-те, 1985.
7. Швейцер А. Культура и этика. – М., 1973.
8. Бобоев Ю. Назарияи адабиёт.қисми1. Муқаддимаи адабиётшиносӣ. Душанбе: Маориф, 1987.
9. Эстетика. Энциклопедияи советии тоҷик. Душанбе, 1988.с.205
10. Солович Л.Н. Философия красоты. М. 1978.
11. Faфуров Б. Тоҷикон Ҷ. 1-2.Душанбе:Ирфон,1983-1985.
12. Авесто. Перевод И. А. Стеблина-Каменского.Душанбе:Адиб 1990.
13. Лекции по истории эстетики. Под редакцией. С.Каган.ЛГУ, 1983
14. Брагинский И.С. Исследования по таджикской культуре. Москва Наука, 1977.

15. Касымджанов. А.Х. Эстетические взгляды Фареби, Душанбе:Ирфон.1990.
16. Курбонмамадов А. Эстетика Абдурахмона Джами. Душанбе Дониш 1984.
17. Курбонмамадов В.А. Эстетическая доктрина суфизма. Душанбе: Дониш, 1987.
18. Одилов Н., Мировоззрение Джалолиддина Руми. Душанбе, Ирфон1974.
19. Раджабов М.Фирдоуси и современность .Душанбе :Ирфон, 1974.
20. Эстетика. Словарь. М. 1989.
21. Бореев Ю. Б. Эстетика. М. 1981.
22. Орсяников М. Ф. История эстетической мысли. М. 1984.
23. Лосев А. Ф. Шостиков В. История эстетических категорий М. 1965.
24. Бореев Ю. Б. Эстетика. М. 1981.
25. Орсяников М. Ф. История эстетической мысли. М. 1984.
26. Лосев А. Ф. Шостиков В. История эстетических категорий М. 1965.
27. Лосев А.Ф., История античной эстетики (последние века), М., “Искусство”, 1988.
28. Турсун-заде Ф.М. Художественные традиции и прогресс искусства. Душанбе. 1976.
29. Рахимов С.Х. Развитие таджикского киноискусства в свете решений 26 съезда КПСС. Душанбе «Дониш » 1984.
30. Абеляр. Этика или Познай самого себя // Теологически трактаты. -Москва,1995.
31. Нурджанов Н. Таджикский театр. М. 1968.
32. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – Москва, 2004
33. Биоэтика: принципы, правила, проблемы. -Москва, 1998
34. Бартко А. Н., Михаловска-Карлова Е. П. Биомедицинская этика. -Москва, 1999.
35. Бергсон А. Два источника морали в религии. -Москва, 1974.
36. Витгенштейн. Лекция по этике //Историко-философский ежегодник. -Москва, 1989
37. Введение в биоэтику: учебное пособие. -Москва, 1998
38. Гусейнов А.А., Дубко Е.Д. Этика. – Москва, 2003
39. Гусейнов А. А., Иррлита Г. Краткая история этики. -Москва, 1987
40. Гусейнов А.А. Великие моралисты. –Москва, 1995.

41. Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. –Москва, 1988.
42. Зиёев И.Г., Проблема человека в философии Мухаммада Икбала, Душанбе, 1995.
43. Зиёев И.Г., Философия религии Мухаммада Икбала, Душанбе, 2013.
44. Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика. – Москва, 2003.
45. Зыбковец В. Ф. Происхождение нравственности.-Москва, 1998
46. Иванов В.Г. История этики Древнего мира.-Ленинград, 1984.
47. Иванов В.Г. История этики средних веков.-Ленинград, 1984
48. Йодль Ф.История этики в новой философии.Т. 1-2. -Москва, 1896-98.
49. Комилов Р. Мухтасари таърихи адён. –Душанбе, 1995.
50. Кошарный В.П., Сорокина Г.Г., Столяров И.Н. Этика и эстетика. Учебное пособие. – Пенза , 2004.
51. Майоров Г. Г. Этика в средние века. -Москва, 1986
52. Этика: словарь афоризмов и изречений. – Москва, 1995
53. Этика / Под ред. А. А. Гусейнова и Е.Л. Дубко. –Москва, 2000.
54. Дао и даоизм в Китае, М., 1982.
55. Костюченко В.С., Классическая веданта и неоведантизм, М., 1983.
56. Проблема человека в традиционных китайских учениях, М., 1988.
57. Гусейнов А.А., Золотое правило нравственности, М., 1988.
58. Джадарли Т., Из истории домарксистской этической мысли.
59. Джумбаев Ю., Этическая мысль в Средней Азии в в 4 – 15 вв, МГУ, 1974.
60. Иванов В.Г., История этики древнего мира, Л., ЛГУ, 1980.
61. Иванов В.Г. история этики средних веков, Л., ЛГУ, 1984.
62. Авеста. Избранные гимны. Перевод с авестийского и комментарии проф. И.М.Стеблин-Каменского. Душанье : Адиб,1990.
63. Авеста и мировая цивилизация,Душанбе, 2000.
64. Бойс М. Зороастрцы. Верования и обычаи. СПб. 2003.
65. Бонгард-Левин Г.М.Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985.
66. Гегель . Эстетика. В 4-х тт. М., 1968.
67. Готх ё Сурудхой осмонии Зардушт. Душанбе, 2001.
68. Готх. Тарчума, тафсир ва таълифи Иброхим Пури Довуд. Техрон: Асотир, 1377.

69. Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации, Душанбе, 2002.
70. Дюмезиль. Верховные боги индоевропейцев. М., Наука, 1986.
71. Дюшен – Гийемен Ж. Зардушт ва ҷаҳони Ғарб, Техрон, 1359.
72. История иранского государства и культуры. М., 1971.
73. Крюкова В.Ю., Зороастризм. С.-Петербург, 2005.
74. Кристенсен А. Мазопарастӣ дар Ирони қадим, Техрон, 1376.
75. Любимов Л., Искусство древнего мира, М., 1980
76. Мӯминҷонов Ҳ., Тӯрон – гаҳвораи тамаддуни ориёй, Душанбе, 2004.
77. Нурджонов Н., Олами беканори рақси тоҷик, Душанбе, 2004
78. Нурджанов Н., Традиционный театр таджиков. Душанбе, 2002.
79. Ҳакимов И., Музыкальная культура таджиков, Худжанд, 2004.
80. Юсупов Ҳ., Классическое искусство и развитие эстетической мысли таджикского и персидского народов. Автореферат канд. дисс. М., 1981.
81. Яъкубов Юсуфшоҳ. Гоҳномаи Авастой, Душанбе, Деваштич, 2003.
82. Яъкубшоҳи Ю., Давлати Каёниён, 2012.
83. Ҳазраткулов М., Ориёҳо ва тамаддуни ориёй, Душанбе, 2006.
84. Ибни Сино ва фарҳангӣ замони ӯ., Душанбе, 2005.